


АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj **Нашияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ***
www.anvor.tj №1 (337) 15-еми февралӣ соли 2022, панҷшанбе (оғози нашр: соли 1994)



Ҳукумати Тоҷикистон ва мардуми сипосгузори тоҷик хотираи неки он ҷавонмардонро ҳаргиз фаромӯш намекунанд ва хизматҳои таърихии ғарзандони дару шӯрои ҳудро пос медоранд.

Имрӯз мо метавонем бо ифтихору қаноатмандӣ иброз намоем, ки афсанону сарбозони Қувваҳои Мусаллаҳ аз бисёр имтиҳону озмоишҳои саҳту сангин бо сари баланд гузашта, рисолати хизмативу қасбии ҳудро бошарафона ичро карданд ва Артиши миллӣ бисту нӯҳ сол пеш таъсисдоданд мо ҳоло ба як соҳтори воқеан бозътимод ва мунаzzаму муосири давлати соҳибистиқполи Тоҷикистон табдил ёфтааст.

Соли гузашта ба таърихи давлатдории наини тоҷикон ҳамчун яке аз солҳои фаромӯшнаванда ворид гардид: мардуми шарифи Тоҷикистон 30-солагии истиқполи давлатии Ватани маҳбуби ҳудро бо ифтихор аз Ватани ободу соҳибихтиёри ҳуд ва дар фазои супҳу суботи комил таҷлил намуданд.

Воқеан, ҳифзи истиқполу озодии давлат ва расидан ба ҷунин ҷаҳонҳои бузург, пеш аз ҳама, натиҷаи хизмати содиқонаву ватандӯстонав ҷузъу томҳои Артиши миллӣ, дигар соҳторҳои низомӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар мебошад.

Эмомали РАҲМОН

ТАВОНО БУВАД, ҲАР КӢ
ДОНО БУВАД



С. 2-5

ШАРҲИ АМҖҲОИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ
ТО҆ҖИКИСТОН ОИД БА
ОЗМУНҲОИ ҶУМҲУРИЯВӢ



С. 10

НАТИ҆ҖАГИ҆РӢ АЗ ФА҆ҖОЛИЯТИ
ДОНИШГОҲ ДАР СОЛИ 2022




С. 6-7

ДОНИШГОҲ ДАВЛАТИИ
КӮЛОБРО ИНТИХОБ НАМО!



2022: ФА҆ҖОЛИЯТИ
ДОНИШГОҲ ДАР РА҆ҖАМҲО



ҶАШНИ САДА - РӯЗИ
ГИРОМИДОШТИ ОТАШ



С. 14

ИШТИРОК ДАР ҶАЛАСАИ
ВАСЕИ ОНЛАЙНИИ ВАЗОРАТ



С. 12

ТАВОНО БУВАД, ҲАР КИ ДОНО БУВАД

Яъне масъалаи ба алангани чангиги шахрвандӣ фарогирии чавонони солҳои шаҳсту ҳафтодуми аспи гузашта, зери таъсири ақидаҳои муллоҳои ифротӣ мондани онҳо, ҳамчун камбуди бузурги давлат ва давлатдории он замон бояд ба инобат гирифта шавад.

Мусаллам аст, ки агар ҳар як нафар аз эҷодиёти адибону олимони классик ва муосири тоҷик дар доираи мухтавои барномаи таълими давр баҳравар мегашт, ҷараёни тарбия вазифаи асосии худ - муътакидкуниро иҷро карда метавонист, назарияҳои зиддимилий аз заҳираҳои эҳтимолии қувваҳои ҳаракатдиҳандай худ маҳрум мегашт.

Паём барои ҷомеа ҳамчун сарчашмаи маълумоти аслий мебошад. Вақте одамон дар бораи соҳаҳои гуногуни давлатдорӣ донишҳои ҳамсон ба воқеият пайдо мекунанд, сарфаҳм рафтан ба моҳияти масъалаҳои ҳаётан муҳим, ки ҳукумати мамлакат барои ҳаллу фасли он тамоми неру ва имконоти худро сарф кардааст, осон мегардад.

ДАВЛАТИ МИЛЛӢ ВА МАКТАБИ МИЛЛӢ

Таваҷҷӯҳи фавқулодаи Пешвои миллат нисбат ба фаъолият, сифат, самараи мактаб ва маориф ҷанбаи бунёдӣ - таъриҳӣ дарад.

Бузургтарин олимони ҳама давру замон асос гузаштан ва ҳифз карданӣ соҳти давлатдориро берун аз масъулияти мактаб шиори ҳушку ҳолӣ ва амали бебунёд ҳисобидаанд.

Ҳанӯз дувуним ҳазор сол қабл, яке аз саромадони фалсафаи объективии олам Аристотел таъкид кардааст: "Қонунгузор мебоид ба тарбияи чавонон аҳамияти фавқулода диҳад. Маҳз дар давлатҳо, ки чунин муносабат нест, ҳудо соҳти давлатдорӣ зарар мебинад" (Аристотель. Политика. -М.: РИПОЛ классик, 2010. - С.535).

Файласуфи Юнони Қадим, будуни дудилагӣ, гаштаву баргашта, хотиррасон мекунанд, ки барномаи таълими, китоби дарсӣ, мухтавои тарбия, умуман, сиёсати ҳукумат дар соҳаи таълиму тарбия бояд таҳти назорати қатъӣ ва корбарии давлат бошанд.

Ў бо дилсӯзи маҳз таъкид месозад: "Охир, тарбия бояд ба ҳар як соҳти давлатдорӣ мувоғиқат намояд. Сифатҳои ба ҳуд ҳоси ҳар як соҳти давлатдорӣ, асосан, барои ҳифзи ҳамон соҳти давлатдорӣ хизмат мекунанд" (Ҳамон ҷо. - С. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълиму тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори тавлид ва шаклгирӣ мухтавои соҳти давлатдорӣ мешуморад: "Тарбия аз оғоз бунёнгузори соҳти давлатдорӣ аст" ва чун устоди бузурги одамизод хотиррасон мекунанд: "Ҳама вақт сифати нек шакли ҳуби соҳти давлатдориро таъмин менамояд" (Ҳамон ҷо. - С.536).

Фаромӯш кардан ба фоидай ояндасозӣ наҳоҳад буд, ки як сабаб дар як ҳолат, дар як шароит ва дар як вазъ натиҷаи яхела ба бор меорад.

Фақат дар ҳар ҳолат баҳонаҳо гуногун мешаванд.

Аммо ин муҳим нест. Ба ғайр аз ин, байни сабаб (1), натиҷа (2), шароити мувоғиқ (3) алоқаи ногусастани вучуд додад. Сабаб бошад, барои он шароит омода гардад, натиҷа ба зуҳороти бебозгашт мубаддал мешавад.

Ҷангиги шаҳрвандии Тоҷикистони солҳои навадум ҳодисаи осмонӣ ва ғайри-ҷаҳонӣ набуд. Аңчари дар ҳамин сарзамин рӯидаи ҳосияти заҳҳокигирифта буд.

Роҳбарон ва қувваҳои ҳаракатдиҳандай зиддимилий дастпарварда ва маҳсули ҳамон мактабҳои аз назорати давлат миёнаштанд, ки онҳо сиёсати давлатдорӣ дурмонда буданд.

Тасдиқи чунин натиҷаи сабабӣ қашфиёт нест. Аз "умри Ҳизр дарозтар ва аз мулки Искандар фаротар" (таъбири

Ҳофиз) аст.

Вобаста ба ин бори дигар муроҷиат шавад ба китоби "Сиёсат"-и Арасту, ки мегӯяд: "Ба хотири он ки давлат, дар маҷмуъ, ҳамагӣ як мақсадро мадди назар дорад, мусаллам аст, ки барои ҳама тарбияи ягона ва якхела лозим аст. Ва ғамхориву муносабат ба чунин тарбия мебоид кори умумӣ бошад, на шахсӣ, мисли он ки дар ҳоли ҳозир ҳар касе чунин ҳаёл дорад ва он ҷизе, ки ба сари ў мөояд" (Ҳамон ҷо. - С. 536).

Аристотел назарияи худро дар доираи категорияи "манфиат"- и давлатдорӣ, ки асоси онро амният, рушд ва тараққиёт ташкил мекунад, чунин шарҳ медиҳад:



зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон "Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилий ва ҳориҷии ҷумҳурӣ". -Душанбе. Дониш, 2023. - С.5).

Тоҷикистон бо вучуди буҳрони сангини таҳмилӣ, имконоти ниҳоят маҳдуди заҳираҳои сӯзишворӣ ва мушкилоти геполитикий ба чунин дастоварди бузург ноил гардида бошад ҳам, дар арзёбӣ ва ҳулособарории кори анҷомшуда, усул ва корбарии хирдамандони Роҳбари давлат - ҳеч вакт қоноат накардан ба натиҷаҳои фаъолият мушоҳид мегардад: "Бо вучуди ин, корҳои то имрӯз дар ин самт амалигардида ҳоло ҳам басандана нестанд" (Ҳамон ҷо. -С.5).

Яъне нақшаҳои бузург ҳоло дар пешанд.

Ҳукумати мамлакат мекӯшад, ба инкишифи ҳаматарафаи шахсият - бойигарии маънавӣ, покизагии аҳлоқ ва инкишифи ҷисмонӣ, ки бунёди он дар шароити таҳсилоти миёна гузашта мешавад, минбаъд ҳам таваҷҷӯҳи ҳосса зоҳир намояд.

ИНСОН - МАҲСУЛИ ҶАМЪИЯТ ВА МУНОСИБАТҲОИ ҶАМЪИЯТ

Агар одам аснои ба дунё омадан мағҳум ва падидиа биологӣ бошад, мартабаи "инсон", "шахс", "шахсият" қисмат ва маҳсули ҷомеаи инсониву муҳити иҷтимоӣ аст. Тибқи ҳулоаси олимони маъруф "...можиҳияти инсон истилоҳи мавҳум, номуянӣ нест, ки ба як шахс мансуб бошад. Вокеан, одам маҷмуи қули муносибатҳои ҷамъияти аст".

Одам оғаридаи ҷисмонӣ, маводи олии табиат аст. Ҳосияти анатомифизиологӣ ва қонунмандии биологиро дар ҳуд таҷассум мекунад. Ҳамзамон бо ин, табиат дар шаклгирӣ мухтавои ҷаҳонбинии сиёсӣ ва иҷтимоии инсон нақш дошта наметавонад. Аммо на танҳо забон, шевай гуфтор, ҷаҳонбинӣ, муносибат ба олами ҳасти - муҳити атроф, балки аз "чорпой" ба ду по истода роҳ гаштанро ҳам одам аз одам меомӯзад.

Аз тарафи дигар набоид гумон кард, ки муносибатҳои ҷамъияти зуҳороти аз инсон дур ва ҷудогонаанд. Баръакс. Ҳуди муносибатҳои ҷамъияти ҳоҷиат, мағзандар магзи инсонро ташкил мекунанд.

Натиҷаи муносибати ҳуди одамон дар асоси фаъолияти дастачамъӣ (ҳамкорӣ, муомила, муошират, табодули афкор, ҳамраъӣ,) шакл мегирад. Маҳз дар аснои муносибатҳои ҷамъияти ҳоҷиат, мағзандар магзи инсонро ташкил мекунанд.

Ҳаҷонбиниҳо, идеяҳо, ормонҳо, нияту мақсадҳои ақидатӣ ба инсонҳо зарурати гурӯҳандии иҷтимоиро дар ҳар шакл ҳидоят мекунанд. Асос мегузоранд.

Пас ин терористҳо, ифратгароён, ҳудкушҳо - диишиҳо, ансаруллоҳиҳои наҳзатӣ, салафииҳо, таҳририҳо, унсурҳои зиддимилий кай? Дар қадом ҳолат? Аз куҷо пайдо шуданд?

Надоштани дониши бунёдӣ, раҳгумиҳои зиддимилий, фосилагирӣ аз ҷаҳон-

бинии маорифпарварона дар муҳити муайян - оила, муассисаҳои таълими, корхонаҳо, алоқа бо шахсони ифратгаро сабаб шуд, ки садҳо ҷавон ба гурӯҳҳо террористии байналхалиқ ҳамроҳ гашта, миљат ва давлати Тоҷикистонро дар арсаи олам бадном созанд. Ва ин ҷараён шиддат гирифта истодааст.

Дар назария ва амалияни таъмини вазъи амнияти давлат, ҳам дар дараҷаи миљат ва ҳам байналмилаӣ, се мағҳум ҳамчун истилоҳи қолабӣ (формула) истифода мешаванд: рақиб (1); мақсад ва нияҳои рақиб (2); қувва ва воситаҳои таъмини амнияти давлати миљат (3).

Таҳлилгар, масъул ва тасмимир мизон ва таносуби ин се ҷенакро мебоид пайваста пайғир бошанд. Дар муддати 24 соат.

Аммо "амният" мағҳуми фардӣ, идораӣ, соҳавӣ, маҳсусунондаи ва маҳдуд нест. Таъмини амнияти давлат мағҳуми занҷирӣ аст. Низоми ягона дар меъёрҳои конститутсионӣ муайяншуда мебошад. Он фаъолияти маҷмуи дастгоҳҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, маърифатӣ, идеологӣ, фарҳангӣ ва монанди инҳоро дар бар мегирад. Дар занҷир ҳаҷқаи сӯсттарин оқибат мешиканад. Ва занҷир таъйиноти худро аз даст медиҳад.

Агар аз рӯйи назарияи воқеият, ҳамчун категорияи мантиқ назар кунем - бадтарин ҳақиқият беҳтар аз беҳтарин раҳгумзандонӣ. Яъне системаи ягонаи таъмини амнияти миљат, ки қисмати асоси онро мактаб ва маорифи умумӣ ташкил мекунад, дар муқобили идеологияи геополитикии ноором соҳтан ва шикаст додани давлатҳои миљат, номутаносиб будани худро дар амал, дар таҷриба нишон дода истодааст.

Албатта, ҷанг ҳамчун истилоҳи мағҳуми сиёсӣ, ифодакунандай мақсад ва ҷараёнҳои сиёсӣ барои тағиیر додани вазъ ва андозаи истифодабарии манфиатҳои Ҳамҷунон, ҷанг ҳяна ва воситаест, ки сифат ва самаранокии системаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмӣ, таълими, тарбиявӣ, фарҳангӣ ва идеологиии як давлат дар он имтиҳон карда мешавад. Набудани ҷанг сулҳаст. Аммо вазъи минтақа ва ҷаҳон, ки Тоҷикистон ҷузъи он аст, ниёз ба шарҳи иловагӣ надорад.

Агар вазъияти маънавӣ - идеологияи наспи ҷавон дар ҷаҳорчӯбай мағҳумҳои байёншуда тағсир гардад, ба манфиати суботи пойдори давлатдорӣ арзёбӣ кардани он мушкил мешавад.

Фаъолияти мактаб, маориф - кӯшишҳои ташаккули ҷаҳонбинии мардум, маҳсусан ҷавонон, мебоид ба он нуқтае равон карда шавад, ки маҳз ҳуди инсон, дониш, хирад, ақл ва фаросати ўмили ҳуҷбахти ўст. Ҳалқои пешқадами олам, ки имрӯз мусулмонҳо пойбанд ва вобастаи онҳо ҳастанд, барои ҳуд афсон, тасаввуроти ғайриодӣ намебоғанд. Саҷда ба дониши хирад мекунанд. Ба умеди фазилат ва донишиҳои заминӣ ҳастанд. Ба гуфти Абуалӣ Сино, агар ба ҷарғо равған ҷон баҳшад, ба

НАТИЧАГИРЙ АЗ ФАҦОЛИЯТИ ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ КҰЛОБ БА НОМИ АБУАБДУЛЛОХИ РҮДАКИЙ ДАР СОЛИ 2022



Асосгүзори сулху вәхдати миллій, Пешвои миллат, Президенти Чүмхүрии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар Паёми имсолаашон ба Маҷлиси Олии кишвар ба тақор таъқид намуданд, ки бунёди миллат аз маориф оғоз мейбад ва ғамхорӣ нисбат ба маориф, сармоягузорӣ барои рушди нерӯи инсонӣ ва ояндаи ободи давлат ва ватан мебошад. Соҳаи маориф асоси рушд ва қадамҳои устувор ба фардо беҳтару дурасшони миллату давлат арзёбӣ мешавад.

Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ яке аз муассисаҳои бонуфузи таълимии кишвар дар самти омодасозии мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ ба ҳисоб рафта, бо роҳнамоии Вазорати маориф ва илм баҳри татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи илму маориф, дастуру супоришиҳои Президенти кишвар, Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон дар робита ба баланд бардоштани дараҷаи касбияти омӯзгорон, хоса омӯзгорони ҷавон, тақмили барномаҳои таълимӣ, тақвияти заминҳои моддӣ-техникӣ ва зарфири илмии муассиса, ташкили озмоишгоҳҳои замонавӣ, қашф ва парвариши насли ихтироқкор, таъмини ҳамгирии илм бо истеҳсолот, мусоидат ба саноатиқонии босуръати мамлакат, тадбирҳои омодасозии шогирдон ба озмуни ҷумҳурияйӣ, тарғибу ташвиқи ғояҳои вәхдати миллӣ ва дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ миёни омӯзгорону донишҷӯён пайваста иқдомҳои судмандро рӯйи кор меоварад.

Борварии ҳамин иқдомҳои нек аст, ки натиҷаҳои таълимӣ, илмӣ ва тарбиявии ҳайати профессорону омӯзгорон, фаъолияти муассиса дар самти робитаҳои байнамилалӣ ва корҳои ободониву ҳочагидорӣ, дастовардҳои донишҷӯён дар озмуни олимпиадаҳои шаҳрӣ, вилоятӣ, ҷумҳурияйӣ ва мусобиқаҳои варзиши дар соли 2022 қобили таваҷҷӯҳ мебошанд.

- Яке аз фараҳбахштарин дастоварди илмии донишгоҳ дар соли 2022 ин ворид шудани Мачаллаи илмии "Паёми Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ" ба Фехристи мачаллаҳои (нашрияҳои) илмии тақризшаванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бора аз 26 май соли 2022, таҳти №5 қарор қабул намудааст. Мачалла, ки давоми соли 2022 чор шумораи он рӯйи чоп омад, аз бахшҳои таърих ва бостоншиносӣ, педагогика ва филология иборат буда, фаъолияти он барои олимому омӯзгорони донишгоҳ ва ҳам мұхাকқиони беруна ҷиҳати нашри мақолаҳои илмиа-

шон имкони бисёр мусоид ва ҳамин тавр, баҳри таҳқими зарфири илмии донишгоҳ муҳиму тақонбахш арзёбӣ мегардад.

- Ҳамчунин, боиси хушхолии аҳли колектив аст, ки Шӯрои диссертатсионии донишгоҳ (6DKOA.002) аз рӯйи 2 равия (педагогика ва психология) ва 3 иктинос фаъолияти пурсамар дошта, то инчониб аллакай 6 нафар рисолаҳои илмии ҳудро дар он дифоъ намуда, 2 нафар барои ҳимоя иҷозат гирифтаанд.

- Санаи 30-юми марта соли 2022 Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми

Санаи 30-юми марта соли 2022 Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз рӯи 36 нишондиҳандай таълимию илмӣ ва фаъолияти байнамилалӣ эълон намуд, ки дар он Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ миёни 30 муассисаи таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ бо касби 150 ҳол дар мақоми 12-ум қарор дорад.

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз рӯи 36 нишондиҳандай таълимию илмӣ ва фаъолияти байнамилалӣ эълон намуд, ки дар он Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ миёни 30 муассисаи таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ бо касби 150 ҳол дар мақоми 12-ум қарор дорад.

- Дар рейтинги байнамилалӣ, тибқи ҳulosai таҳсилоти байнамилалӣ Ranking WEB of Universities, Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ миёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ дар ҷойи ҷорум қарор дорад.

- Соли таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ дар таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ таълими иктиноси биология (биотехнология) вобаста ба талаботи бозори меҳнат" дар факултети химия ва биология 5 озмоишгоҳи мусоиди химиявии мұчаҳжаз бо таҷқизоти зарурии соҳаи мавриди истифода қарор дода шуд, ки барои донишҷӯён магистрантон, докторантони PHD, үнвончӯён мұхাকқиони соҳаи марбута илм имконоти васеи озмоиш санчиш ва таҳқиқотҳои илмиро фароҳам мөвараванд.

- Соли 2022 шогирдони мо дар озмуни ҷумҳурияйӣ иштироки фаъол нишон

дода, 2 нафар дар даври ҷумҳуриявии озмуни "Фурӯғи субҳи донойи китоб аст" бо қасби ду ҷойи 2-юм ва 2 нафар дар озмуни "Тоҷикистон-Ватани азизи ман" бо сазовор шудан ба ду ҷойи 3-юм муарриғари Донишгоҳ буданд.

- Соли 2022 ба 9 муассисаи таҳсилоти олии ҳориҷи кишвар, аз ҷумла 5 донишгоҳи ш. Новосибирски ФР, Ассам-леяи байнипарлумонии ИДМ, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Алтайи ФР созишино-маҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шуданд, ки ба татбиқи лоиҳаҳои муштараки илмӣ-таҳқиқотӣ, табодули мутахассисон, олимон, омӯзгорон, донишҷӯён, ташкили конфронсҳои байнамилалӣ мусоидат ҳоҳанд кард.

ДАСТОВАРДҲО ДАР САМТИ ТАЪЛИМ

Дар донишгоҳ 625 нафар омӯзгорон (382 - март ва 243 - зан) ба кор ҷалб гардид, аз онҳо 575 нафарашон кормандони асосӣ ва 50 нафар ҳамкор мебошанд. Аз шумораи умумии омӯзгорон 25 нафар доктори илм, профессор, 112 нафар номзади илм, дотсент, 142 нафар муаллими калон ва 346 нафар асистентон мебошанд.

Бо мақсади баланд бардоштани маҳорату малакаи касбии омӯзгорон соли сипаришуда 18 нафар дар донишгоҳҳои

фар ҳатмкардаи гирандаи дипломи аълои таълими рӯзона 32 нафар ҳатмкардаи иктиносҳои равияни омӯзгор (25 нафар бучавӣ ва 7 нафар тибқи квотаи Президент) мебошад. Муҳассилине, ки тибқи квотаи Президенти донишгоҳро ҳатм намуданд, дар маҷмуъ, 96 нафарро ташкил менамоянд.

Дар факултетҳои филологияи тоҷик ва журналистика, молиявио иктиносӣ, иктиносӣ ва идора бахшида ба 30-солагии Ичлоисия XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон толорҳои шӯроҳои олимони факултетҳо ифтиҳо гардиданд.

Ҳамчунин, дар мувофиқа бо Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд иктиносии нави ҷавобӣ ба талаботи иктиносидёти мамлакат, дар заминай иҷозатномаи донишҷӯҳ ворид гардид, ки шурӯъ аз соли таҳсили 2023-2024 аз рӯи иктиносҳои мазкур гурӯҳҳои академӣ таъсис дода мешавад.

Дар донишгоҳ 36 иктиносии равияни омӯзгорӣ амал мекунад, ки соли ҷорӣ аз рӯи онҳо 1661 нафар донишҷӯён ба донишгоҳ қабул гардиданд. Дар иктиносҳои равияни омӯзгорӣ дар донишгоҳ, дар маҷмуъ, 8 439 нафар донишҷӯён ба таҳсил фаро гирифта шудаанд, ки 82,3%-и шумораи умумии донишҷӯёнро ташкил медиҳанд.

Соли 2022 донишгоҳро 348 нафар донишҷӯёни тарни бучавӣ ва квотаи Президентии равияни омӯзгорӣ ҳатм намудаанд. То инчониб тибқи роҳҳат 199 нафари ҳатмкардагони мазкур ба ҷойи кор ҳозир шуданд, ки 57,2%-ро ташкил медиҳанд. Аз шумораи 348 нафар ҳатмкардагон 19 нафарашон бесабаб ба ҷойи кор ҳозир нагаштаанд, ки 5,5%-ро ташкил медиҳанд. Нисбати 13 нафари онҳо ба судҳои шаҳру ноҳияҳо аризаҳои даъвойиро шуда, корбари дар ин самт идома дорад. 130 нафар босабаб ба ҷойи кор ҳозир нагаштаанд, аз ҷумла 7 нафар ҳориҷ шуда, 35 нафар дар руҳсати нигоҳубин ва тавалпуди тифл ва 7 нафар дар заҳираи қадр қарор доранд, 9 нафар ба зинаи магистратура ва 26 нафар ба хизмати ҳарбӣ сафар шуданд, 32 нафар ҳатмкардагони дипломи аъло буда, 8 нафар бо баргардонидани маблаги сарфшудаи таҳсил (дар маҷмуъ 54 757 сомонӣ) соҳиби диплом шуда, 6 нафари боқимонда ҳатмкардагони иктиносҳои олигофрено-педагогика, дефектология ва равоншиносӣ амалӣ мебошанд, ки дар минтақаи Кўлоб аз рӯи ин иктиносҳо ҷойи кор пайдо карда наметавонанд.

Мувофиқи дурнамо, төъдоди ҳатмкардагони соли 2023 дар Донишгоҳ 2010 нафар буда, аз ин шумора 1 630 нафарашон ҳатмкардагони иктиносҳои равияни омӯзгорӣ мебошанд. Аз төъдоди ҳатмкардагони равияни омӯзгорӣ 755 нафар тарни бучавӣ ва 83 нафар тибқи квотаи Президенти таҳсил мекунанд.

ДАСТОВАРДҲО ДАР САМТИ ИЛМ ВА ИННОВАЦИЯ

Ҳайати устодону кормандон дар соли 2022 аз рӯи 18 равия, 25 масъала ва 28 мавзӯъ ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ машигул буданд.

Шӯрои илмию методии донишгоҳ дар давраи ҳисоботӣ 15 монография, 30 дастури таълимӣ, 15 дастури методӣ, 7 воқситай таълимиро ба чоп тавсия намудааст.

НАТИЧАГИРӢ АЗ ФАЪОЛИЯТИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ КӮЛОБ БА НОМИ АБУАБДУЛЛОҲИ РӮДАҚӢ ДАР СОЛИ 2022

Дар давраи ҳисоботӣ 2 нафар омӯзгорон рисолаи докторӣ ва 13 нафар рисолаи номзадӣ ҳимоя намуда, 7 нафари дигар барои ҳимоя расман иҷозат гирифтанд.

Нашрияи донишгоҳии "Анвори дониш", ки инъикосгари фаъолияту дастовардҳои донишгоҳ, омӯзгорону донишҷӯён ва дар маҷмуъ, дастовардҳои истиқлолу вахдати миллии кишвари азизамон буда, хонандай сершумор дорад, дар давраи ҳисоботӣ 12 шумора нашр гардид, ки төъдоди нашри яқдағъаини он ба 6 000 нусха баробар аст. Мақолаҳои нашршуда нисбат ба соли гузашта 319 воҳид зиёд мебошад.

Гаффоров Саттор, номзади илмҳои физика ва математика, дотсенти кафедраи физикаи умумӣ ва назарияӣ ва Сулаймони Абдуқаҳдор, саромӯзгори кафедраи методикаи таълимии физикаи умумӣ ва технологияи материалҳои Донишгоҳ дар соли 2022 барои дастовардҳо дар самти илмҳои даққӣ ва риёзӣ ба Ҷоизаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимону омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, даққӣ ва риёзӣ сарфароз гардианд.

Саромӯзгори кафедраи таърихи ҳалқи тоҷик Исуфов Шердил Ватанович дар озмуни "Беҳтарин олимии ҷавон", ки миёни кишварҳои узви ИДМ баргузор мешавад, барои дастовардҳои илмӣ-таҳқиқотӣ сазовори дипломи дараҷаи 1 ва медали "Беҳтарин олимии ҷавон-2022" гардид.

Донишҷӯйи курси 3 иҳтисоси таърихи ва ҳуқӯқ Сурайёни Файзимад дар озмуни ҷумҳуриявии "Беҳтарин донандай Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон", ки бо ташабbusi Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон санаи 22 ноёбари соли 2022 баргузор шуд, сазовори ҶОИИ 2-юм ва дипломи озмун гардид.

Дар озмуни ҷумҳуриявӣ барои дарёфти "Ҷоми раёсати Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат", ки санаи 13-14 майи соли равон баргузор гардид, донишҷӯёни мо сазовори ду ҷойи 3-юм шуданд.

Дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар таҳти унвони "Аниси кунчи танҳои китоб аст" (18-19.06.2022) шогирдони мо иштироки фаъол нишон дода, сазовори 1 ҷойи якум ва 1 ҷойи сеюм гардианд.

Ҳамасола дар Федератсия Россия Озмуни байналмилалии корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ баргузор мегардад, ки омӯзгорони Донишгоҳ дар он иштирок карда, сазовори ҷойҳои ифтиҳорӣ мегарданд. Аз ҷумла, омӯзгорони кафедраи молия ва қарз Шарипов Назрullo, Сайдова Мадина, Ҳолиҷода Аҳлидин ва Файзиддин Зуриддин аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин мақолаи таҳлили" иштирок карда, бо диплом ва сертификат қадрдонӣ шуданд.

Давоми соли 2022 аз ҷониби кафедраҳои донишгоҳ 74 ҷорабинии илмӣ, аз ҷумла 8 конференсияи ҷумҳуриявӣ, 3 конференсияи шаҳрӣ, 42 конференсияи донишгоҳио факултетӣ, 17 мизи мудаввар ва 6 семинари илмӣ дар мавзӯъҳои гуногун ташкил ва гузаронида шудааст. Аз ҷумла, конфронсҳои ҷумҳуриявии илмӣ - назариявӣ дар мавзӯи "Истиқлолият ва рушди давлатдории миллии тоҷикон", "Саҳми Эмомали Рахмон дар пойдорӣ ва устувории забони тоҷикӣ" (05.10.2022); "Нақши Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди давлатдории навини тоҷикон" (03.11.2022); "Нақши Иҷтисодияи 16 Шурӯи Олии Ҷумҳурии

Тоҷикистон дар эъмори давлатдории миллӣ" (10.11.2022); "Ташаккули баҳши молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши он дар рушди устувори иқтисоди миллӣ" (17.12.2022), "Ташабbusxori bainalmilalii Peshvoi millati toҷik - kaforolati taъminni rushdi ustuvori kishvarxoi ҷaҳon" (17.12.2022), ва санаи 20.12.2022 дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатии шаҳri Kӯlob bo ištiroki raissi shahri, roxbaroni maqomoti kudrativu idorii shahru mintaka, muassisaҳoи taҳsiloti olyi va miёna kасби dар tolori barxavoи Doniшgoҳ Konfroнci iлmӣ-nazariyavӣ dar mawzui "Emomalai Raҳmon - tashabbuskori ҳalili masoili ob dar satxi ҷaҳon" tashkil va barguzor gardidi.

ФАЪОЛИЯТ ДАР САМТИ ТАРБИЯ

Натиҷаи фаъолияти қисми тарбияи донишгоҳро низ, ки дар ташкилу баргузорӣ, ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии ҷорабинҳои донишгоҳӣ, шаҳrӣ, mintakaӣ, viloyati, ҷumҳuriyavӣ; istiqboli meҳmononi oliqadri horiҷi va safarbarsozии донишҷӯён дар musobiқaҳoи varziši saҳmuzor ast, dar давраи ҳисоботӣ metavon nazarras arzobӣ namud.

Соли 2022 az taraфи professoroni omӯzgoroni doniшgoҳ 108 darси kushodi



mon, Anglia, Chin, Xinduston, Eron, Turkiya, Italiya va fajra ba rox monda shudaast.

Dar in давра дар doniшgoҳ 2 lojhaи grantii Fondi Avrupo Erasmus+ (EXTEND va TRIGGER) va dar doiraи lojhaи taҳsiloti olyi Bonki Ҷaҳonii Roshd yak sозishnomi bo 6 zamima va yak lojha dar ҳamkorӣ bo Filiali tashkil.

нигоҳ доштани гирду atrof, таъмиру tar-mim va bandu basti korҳoи xocagidori muassisa rawona gardidaast.

Kobilis qайд ast, ki kormandon, ustodon va doniшҷӯeni faъoli doniшgoҳ baroи darёfti natiqaҳoи nazarrasi taъlimi, ilmӣ, tarbiyavӣ, varzişh va faъoliaty xubi korӣ az ҷonibi Raёsatni doniшgoҳ az ҷihat moddiy maъnavi ҳavasmand gardoni mewashavand.

Dar doiraи iҷroи bandi 14.3 қарори xayati mushovarii Vazorat az 05.01.2023, №1/1, bo қarori chalasi Raёsatni doniшgoҳ az 09.01.2023 ҷihat tajhiai Strategiia rushdi Doniшgoҳi давлатии Kӯlob ba nomi Abubulloҳi Rӯdakӣ baroи solҳoи 2023-2028 bo naқsha miёnamuҳlati amal baroи solҳoи 2023-2025 gurӯhi korӣ tashkil gardida, faъoliaty on charaen dorad.

Strategiia rushdi muassisa, bo nazardoshchi talaботi bozori meҳnat, beҳtarosozii vazъi tаъlimu tarbia, chalbi besh-tari dovatalabon ba Doniшgoҳ, ҳavasmandosozii omӯzgoroni ҷavon, taқvияti zami-nai moddӣ-technikӣ va zarfiyatni ilmii tаъlimgoҳ, bunedi binoҳoi navu tаъlimi, xobgoҳo baroи doniшҷӯen omӯzgoron, takmili omoišoҳoҳi mavchuda va tash-kiли omoišoҳoҳi navu zamonaвi, rushi-di xochagii mintaka va ҷumҳuriy mawridi tajhia қaror doшta, to muхlati peshbinishuda ba Vazorat peshnihod karda hoҳad shud.

Az akkreditatsiya bainalmilalaii gazarondan iҳtisosxoi doniшgoҳ; tashkiли muబodilaи akademii doniшҷӯen va takmili iҳtisosxi omӯzgoron dар doniшgoҳu pажӯxshoҳoҳi doхil va horiҷi kishvar, iҳtisosxoi nav vobasta ba talaботi bozori meҳnat; tаъsisi markazxoi omoda-sozii dovatalabon ba imtiҳonxoi marka-zonidashuda testi, машvarat va xiđmatrasconi pсхolog, amaliosoz lojhaҳo, shӯroҳo dissertatsion; musoидat ba afzoиshi shumoraи ҳimoya risolaҳoи nomzadiу dокторӣ, naқshi makolaҳo dар māchalaoi bainalmilalii Scopus, Web of Science va f., taқvияt baxhidani das-taҳoи olimpij ҷihat aфzudani natiqaҳo dар oзmunxoi ҷumҳuриyavӣ, taқvияt korҳo dар samti pайgiri ba ҷoyi kor ҳozirshavi haxmunkundagoni raviani omӯzgor, takmili fondi kitobxona bo adabiёti tozanaшri badej va ilmӣ, chalbi kafer-draҳo tаҳsifodasi va umumi doniшgoҳi ba tajhiai lojhaҳo bainalmilalai, ba sistematika гарmidix Ҷайваст кардан bi-noҳoi 4 faktulet, roxandoziy va ҷononk namudani Assotsiatsiya dashtparvaroni Doniшgoҳ az ҷumla durnamoи samtҳoи faъoliaty muassisa dар solи 2023 muқarrap shudaand.

ИДОРА ВА ХОЧАГӢ

Faъoliaty shubbaи idora va xochagӣ ba korҳo obodkorӣ, vaslu nasb, toza

2022: ФАЛЬОЛИЯТИ ДОНИШГОҲ ДАР РАҚАМҲО


ДАСТОВАРДҲО ДАР САМТИ ТАЪЛИМ

Дар донишгоҳ 625 нафар омӯзгорон (382 – мард ва 243 – зан) ба кор ҷалб гардида, аз онҳо 575 нафарашон кормандони асосӣ ва 50 нафар ҳамкор мебошанд. Аз шумораи умумии омӯзгорон 25 нафар доктори илм, профессор, 112 нафар номзади илм, дотсент, 142 нафар муаллими қалон ва 346 нафар ассистентон мебошанд.



Шумораи умумии донишҷӯёни таълими рӯзона ва фосилавӣ вобаста ба курсҳо чунин арзёбӣ карда мешавад.

■ КУРСИ 1 ■ КУРСИ 2 ■ КУРСИ 3 ■ КУРСИ 4 ■ КУРСИ 5




ТАНОСУБИ ДОНИШҖӮЁН ДАР 5 СОЛИ ОХИР


■ Рӯзона ■ Фосилавӣ



Соли 2022 аз төъоди 2200 нафар хатмкардагон 54 нафар – 41 нафар таълими рӯзона, 13 нафар зинаи магистратураи донишгоҳро бо дипломи аъло хатм карданд, ки 2,5 %-и төъоди умумии хатмкардагонро ташкил медиҳанд. Аз 41 нафар хатмкардаи гирандаи дипломи аълои таълими рӯзона 32 нафар хатмкардаи ихтисосҳои равияи омӯзгорӣ (25 нафар бучавӣ ва 7 нафар тибқи квотаи Президентӣ) мебошад. Мухассилине, ки тибқи квотаи Президентӣ донишгоҳро хатм намуданд, дар маҷмуъ, 96 нафарро ташкил менамоянд.




ШУМОРАИ УМУМИИ ИХТИСОСҲОИ ДОНИШГОҲ ВОБАСТА БА ЗИНАҲОИ ТАҲСИЛ



ДАСТОВАРДҲО ДАР САМТИ ИЛМ ВА ИННОВАЦИЯ


Ҳайати устодону кормандон дар соли 2022 аз рӯйи 18 равия, 25 масъала ва 28 мавзӯъ ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ машғул буданд.

Шурои илмию методии донишгоҳ дар давраи ҳисоботӣ 15 монография, 30 дастури таълимӣ, 15 дастури методӣ, 7 воситаи таълимиро ба чоп тавсия намудааст.




2022: ФАЪОЛИЯТИ ДОНИШГОҲ ДАР РАҶАМҲО


МАВОДИ НАШРИЙ ДАР 5 СОЛИ ОХИР




Дар соли 2022 нашри маводҳои конфронсҳо, мачаллаҳои Паём ва мачмӯаҳои илми донишгоҳ дар байни МТОК-и чумхурӣ назаррас буда, дар соли чорӣ 7 маводи конфронс, 4 мачаллаи Паём ва 2 мачмӯаи илмӣ рӯи чоп баромад, ки нисбат ба соли гузашта маводи конфронс 5 адад, мачаллаи Паём 3 адад ва мачмӯаи илмӣ 1 адад зиёд мебошад.



ОМОРИ ТЕҶДОДИ РӯZNOMA ДАР 5 СОЛИ ОХИР



НИШОНДОДИ ШИРКАТИ ОМӮЗГОРОН ДАР КОНФРОНСУ МАШVARATҲОИ ИЛМӢ ДАР 5 СОЛИ ОХИР




Соли 2022 донишҷӯёни донишгоҳ дар 3 мусобиқаи байналмилалӣ, 40 – чумхурияйӣ ва 30 – вилоятӣ иштироқи фаъол намуда, соҳиби 70 медалҳои тиллову нуқра ва биринҷӣ, 45 ифтихорнома, 10 нафар номзад ба устоди варзиш ва 5 нафар сазовори унвони устоди варзиш гардианд.



ФАҶОЛИЯТ ДАР САМТИ ТАРБИЯ

Натиҷаи фаъолияти қисми тарбияи донишгоҳро низ, ки дар ташкилу баргузорӣ, ҳамкорӣ ва ҳамоҳангозии ҷорабаниҳои донишгоҳӣ, шаҳрӣ, минтақаӣ, вилоятӣ, чумхурияйӣ; истиқболи меҳмонони олиқадри хориҷӣ ва сафарбарсозии донишҷӯён дар мусобиқаҳои варзишӣ саҳмгузор аст, дар давраи хисботӣ метавон назаррас арзёбӣ намуд.

Соли 2022 аз тарафи профессорону омӯзгорони донишгоҳ 108 дарси кушди тарбияйӣ ташкил ва гузаронида шудааст, ки нисбат ба соли гузашта тамоюли болоравӣ дорад.



ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ КЎЛОБРО ИНТИХОБ НАМО!



Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз чумлаи аввалин муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат дар ҷануби Тоҷикистон маҳсуб мешавад. Он дар омода наਮудани қадрҳои баландиҳтисоси ҳоҷагии ҳалқи ҷумҳурии азизамон нақши муассисре дорад.

Донишгоҳ қабули довталабонро барои соли таҳсили 2023-2024 дар 10 факултет бо 58 ихтинос сэйлон менамояд. Бо интиҳоби Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ояндаи дурахшон Шуморо дар пеш аст.

Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ дорои хобгоҳи замонавӣ барои донишҷӯёну омӯзгорон, 8 марказ, аз ҷумла, маркази омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ, табуу нашр, рушди касбият, ихтироқкорони ҷавон, ҳунарҳои мардумӣ, синфҳонаҳои мӯчаҳаз бо технологияни замонавӣ, китобхонаи барҳаво, китобхонаи электронӣ пайваст бо интернети баландсуръат, мачлисгоҳҳои замонавӣ, синфҳонаҳои лингфонӣ, варзишгоҳҳои тобистонаву зимистонаи мутобиқ ба талаботи мусоир, Парки технологӣ, қытъаҳои таҷрибавию истеҳсолӣ, лабораторияҳо, маркази касбомӯзӣ, литсей, коллеци омӯзгорӣ, сомонаи расмӣ, нашрия, мачаллаҳои илмӣ, лагери истироҳатӣ, кӯдакистон, бояни фарҳанғӣ-фароғатӣ, шаҳраки донишҷӯён, ошхонаҳои мусоир замонавӣ, марказҳои хизматрасонии компютерӣ буда, ба муҳассилин 625 нафар мутахassisони соҳибтаҷриба, профессорон ва докторону номзадҳои илм таълим медиҳанд.

Донишгоҳ таҳсилро дар таълими рӯзона, гоёбона ва таҳсилоти фосилавӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда, ҳамчунин, барои идомаи таҳсил баъди ҳатми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, маълумоти дуюм аз ихтиносҳои мавҷуда имконият мухайҷё кардааст.

Маҳз фаъолияти густурдаву бисёрсолаи Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ буд, ки бо қарори Ташкилоти байналмилалии сертификати сифати аврупои Институти Шведсариягӣ (Донишгоҳи Оксфорди Британия Кабир) соҳиби Иҷозатнома (литсензия) ва Сертификати байналмилалии сифати Аврупо (Чоиза) гардид.

Дар донишгоҳ маҳфилҳои гуногуни илмӣ фаъолият менамоянд, ки донишҷӯён бевосита аъзои онҳо буда, савияи дониши ҳудро сайқал медиҳанд ва тавассути ин маҳфилҳо дар олимпиадаву озмунҳои ҷумҳурияйи иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён мегарданд.

Дар донишгоҳ шуъбаи таёргунӣ ва азnavtayērкунӣ кадрҳо, шуъбаи магистратура, докторантураи PhD фаъолият менамояд, ки дар омода наимудани қадрҳо саҳми беназир дорад. Танҳо дар соли 2022 аз ҳисоби омӯзгорон - ҳатмкунандагони донишгоҳ 13 нафар рисолаҳои номзадӣ дифоъ намуданд.

Эзоҳ: маблаги шартномаи таҳсил, ки дар ҷадвал нишон дода шудааст, дар баъзан ихтиносҳо, эҳтимол тағиyr ёбанд.

Номи пурра: Муассисаи давлатии таълими "Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ"

Суроғ: 735360, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Ҳатлон, ш. Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров, 16.

Тел.: 8(33-22) 2-35-06, 2-35-09, факс: 8(33-22) 2-35-06

Нишонии электронӣ: info@kgu.tj
Сомонаи интернетӣ: www.kgu.tj

Ихтиносҳо	Таълими рӯзона ройгон ва пулакӣ	Таълими фосилавӣ ройгон ва пулакӣ	Забони таҳсил	
			Рӯзона	фосилавӣ
1 1020505 Информатика	2590	2500	тоҷикӣ	тоҷикӣ
2 1020501 Математика	2590	2100	тоҷикӣ	тоҷикӣ
3 131030302 Математикаи амалий	2260	0	тоҷикӣ	
4 1020602 Технология (аз рӯи самтҳо)	2300	0	тоҷикӣ	
5 102050401 Физика. Математика	2590	2100	тоҷикӣ	тоҷикӣ
6 102050403 Физика. Таълими меҳнат	2260	0	тоҷикӣ	
7 131030408 WEB-дизайн ва графикаи компютерӣ	2635	2500	тоҷикӣ	тоҷикӣ
8 131030402 Таъмини барномавии низомҳои автоматизатсия	2635	0	тоҷикӣ	
9 102060102 Технология (меҳнати техникий ва нақшакашӣ)	2300	0	тоҷикӣ	
10 125010403 Андоз ва андозбани	4500	0	тоҷикӣ	
11 125010803 Баҳисобгирии буҳгалтерӣ, таҳдил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ	4650	3500	тоҷикӣ	тоҷикӣ
12 1020402 География	2240	0	тоҷикӣ	
13 13102010203 Географияи сайёҳӣ ва менечменти сайёҳат	2800	2650	тоҷикӣ	тоҷикӣ
14 102040503 География. Иқтисодиёт	2700	0	тоҷикӣ	
15 126010101 Идораи мақомоти маҳалӣ	4650	0	тоҷикӣ	
16 1250103 Иқтисодиётчи ҳаҷонӣ	4650	0	тоҷикӣ, англисӣ	
17 1250107 Иқтисодиёт ва идора дар корхона	4500	3500	тоҷикӣ	тоҷикӣ
18 125010402 Кори бонкӣ	4200	0	тоҷикӣ	
19 1260203 Маркетинг	4200	3500	тоҷикӣ	тоҷикӣ
20 126020206 Менечменти иҷтимоӣ (маориф)	4200	3500	тоҷикӣ	тоҷикӣ
21 1250104 Молия ва қарз	4200	0	тоҷикӣ, русӣ	
22 126020203 Менечменти инноватсионӣ	4200	3500	тоҷикӣ	тоҷикӣ
23 1890101 Сайёҳӣ ва меҳмондорӣ	2800	0	тоҷикӣ	
25 1020302 Забон ва адабиёти рус	2760	2650	русӣ	русӣ
26 102030401 Забон ва адабиёти рус. Забон ва адабиёти тоҷик	2760	0	русӣ, тоҷикӣ	
27 1020301 Забон ва адабиёти тоҷик	2700	2200	тоҷикӣ	тоҷикӣ
28 1-020303 Забон ва адабиёти тоҷик. Ихтиноси иловагӣ (Маърифати оиласдорӣ)	2700	0	тоҷикӣ	
29 102030601 Забони англисӣ. Забони олмонӣ	3560	0	англисӣ	
30 1020306 Забони ҳориҷӣ (англисӣ)	3560	0	англисӣ	
31 1020307 Забонҳои ҳориҷӣ (забони англисӣ - хитой)	3560	0	англисӣ	
32 121050103 Забоншиносӣ ва технологияи нави иттилоотӣ	2400	0	тоҷикӣ	
33 1230111 Китобхонашиносӣ ва китобшиносӣ (аз рӯи самтҳо)	0	2200		тоҷикӣ
34 1030305-02 Логопедия. Таҳсилоти ибтидой	2350	0	тоҷикӣ	
35 1030308-01 Олигофренопедагогика. Таҳсилоти томактабӣ	2350	0	тоҷикӣ	
36 1230108 Рӯзноманигорӣ	2700	0	тоҷикӣ	
37 1030306-01 Сурдопедагогика. Таҳсилоти томактабӣ	2350	0	тоҷикӣ	
38 1010201 Таҳсилоти ибтидой	2350	2200	тоҷикӣ	тоҷикӣ
39 1010202 Таҳсилоти ибтидой. Ихтиноси иловагӣ	2350	2200	тоҷикӣ	тоҷикӣ
40 101020203 Таҳсилоти ибтидой. Санъати мусикӣ	2350	0	тоҷикӣ	
41 1010102 Таҳсилоти томактабӣ. Ихтиноси иловагӣ	2350	2200	тоҷикӣ	тоҷикӣ
42 1030403 Равоншиносии амалий	2350	0	тоҷикӣ	
43 1010202-02 Таҳсилоти ибтидой. Санъати тасвирий	2350	0	тоҷикӣ	
44 1020101 Таъриҳ	2350	2200	тоҷикӣ	тоҷикӣ
45 1020102 Таъриҳ. Ихтиноси иловагӣ (ҳуқӯқ)	3400	3100	тоҷикӣ	тоҷикӣ
46 1230101 Муносибатҳои байналмилалий	4300	0	тоҷикӣ	
47 1-260102 Идораи давлатӣ ва ҳуқӯқ	4300	3500	тоҷикӣ	
48 1-230106-0103 Сиёsat ва идораи давлатӣ	4300	0	тоҷикӣ	
49 1-02010205 Таъриҳ. Диншиносӣ	2350	0	тоҷикӣ	
50 1-2103010111 Таърихи дин	2350	0	тоҷикӣ	
51 1020102 Таъриҳ. Таърихи дин	2350	0	тоҷикӣ	
52 131010103 Биология (биотехнология)	2800	0	тоҷикӣ	
53 1020404 Биология. Экология	2800	2650	тоҷикӣ	тоҷикӣ
54 102040601 Химия. Биология	2800	2650	тоҷикӣ	тоҷикӣ
55 1020406 Химия. Экология	2800	2650	тоҷикӣ	тоҷикӣ
56 1030201 Тарбияи ҷисмонӣ	2650	2500	тоҷикӣ	тоҷикӣ
57 1030202 Тарбияи ҷисмонӣ. Омодагии дифоъ ҳарбӣ	2650	2600	тоҷикӣ	тоҷикӣ
58 1-250111 Аудит ва ревизия	4300	0	тоҷикӣ	

ИШТИРОК ДАР ҖАЛАСАЙ ВАСЕИ ОНЛАЙНИЙ ВАЗОРАТ



Рӯзи 31-уми январ таҳти раёсати Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода имрӯз ҷаласаи онлайнӣ бо роҳбарони муассисаҳои олии қасбии ҷумҳурӣ вобаста ба дастуру супоришҳо дар маҷлиси васеи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасигардида баргузор гардид.

Дар толори Шурои диссертационии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯ-абдуллоҳи Рӯдакӣ ректори донишгоҳ, профессор Раҳмон Диљшод Сафарбек, мувоинони ректор, садорати факултетҳо, мудирони кафедраҳо дар ҷараёни баргузорӣ ҷаласа иштирок намуданд.

Гузори чаласа иштирок намуданд.
Вазири маориф ва илми Чумхурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода дар робита ба сиёсати маорифпарваронаи Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои мил-

лат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон ва имкониятҳои Ҳукумати мамлакат дар самти илму таълим суханронӣ намуд.

Зирк гардид, оид ба пешгирий ва рох надодан ба амалхой коррупсийоний байни омӯзгорон ва кормандони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, муқовимат ва чораҳои пешгирий бо терроризм ва экстремизм байни донишҷӯён ва ҳайати омӯзгорону кормандон, тарбияни ватандустии чавонон ба баланд бардоштани хиссии маддиини сиёҳ, хисфӣ зер намуд.

тани ҳисси миллии онхо, ҳифзи ар-
зишҳои миллӣ байнин донишҷӯён, таъмин
намудани иҷрои нақшаи қабули довтала-
бон, таҳқими заминай моддиву техниқӣ ва
кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии
қасбӣ, аз ҷумла, муассисаҳое, ки аз рӯйи
равияҳои омӯзгорӣ ва техниқӣ мутахас-
сис омода мекунанд, аз байн бурданӣ
нарасогии омӯзгорони дорон дараҷа ва
унвони илмидошта дар муассисаҳои таҳ-
силоти олии қасбӣ, ҷалби грантҳо ва
лоиҳаҳои инноватсионӣ, табодули дони-
шҷӯён дар муассисаҳои олии қасбӣ ва
дигар масъалаҳои илму маорифи кишвар
корро ҷиддӣ ба роҳ монда, дар ин самт
тадбирҳои мухим андешида шаванд.

Бобаста ба масъалаҳои баррасишу-
да роҳбарон ва масъулини донишгоҳу
донишкадаҳои ҷумхурӣ дастуру супори-
шҳои мушаҳҳас гирифтанд.

БАРГУЗОРИИ НИШАСТИ МАТБУОТИ



қарор дорад.

- Соли таҳсилни чорӣ бо дастгирии Вазоратни маориф ва илм ва Бонки Ҷаҳонии Рушд дар доираи татбиқӣ лоиҳаҳои "Рушди таҳсилоти олий" ва "Такмили барномаҳои таълимии ихтисоси биология (бийтехнология) вобаста ба талаботи бозори меҳнат" дар факултети химия ва биология 5 озмоишгоҳи мусавири химиявии муҷаҳҳаз бо таҷхизоти зарурии соҳавӣ мавриди истифода қарор дода шуд, ки барои донишҷӯёни магистрантон, докторантони PhD, увонҷӯёни муҳаққиқони соҳаи марбутии илм имконоти васеи озмоишу санҷиш ва таҳқиқотҳои илмиро фароҳам меваранд.

- Соли 2022 шогирдони мо дар озму-
нҳои ҷумҳурияйӣ иштироки фаъол нишон
дода, 2 нафар дар даври ҷумҳурияии
озмуну "Фурӯғи субҳи доноӣ" китоб аст"
бо қасби ду ҷойи 2-юм ва 2 нафар дар
озмуну "Тоҷикистон-Ватани азизи ман"
бо сазовор шудан ба ду ҷойи 3-юм муар-
риғгари Донишгоҳ буданд.

Дар ништишат мэтгүйт намояндаагони нашрияхой даврий чумхурийв, вилоятй ва шахри Күлоб, аз чумла, намояндаагони рүзномаахои "Чумхурият", "Садои мардум", "Омӯзгор", "Хатлон", "Навиди Күлоб", "Кулябская правда", "Минбари халқ", "Нақлийёт", Агентии миллти итилоотии Тоҷикистон "Ховар", мачаллаи "Бонувони Тоҷикистон", нашрияни даврий гайрихукаматий рүзномаи "Пайк" ва шабакаахои радиотелевизионии "Тоҷикистон", "Сафина", "Ҷаҳоннамо", "Синамо", "Варзиш", "Хатлон", "Кўлоб", "Баҳористон" ва инчунин якчанд муҳбирони расонахои хабарии ҳориҷи ҳузур доштанд.

хориҷи ҳузур доштанд.

Баъд аз суханронӣ ректори донишгоҳ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Раҳмон Дилшод Сафарбек ба саволҳои зиёди намояндағони ВАО ҷавобҳои мушашҳас дода, онҳоро ба ҳамкории минбаъда баҳри пешрафт ва рушди таълиму тарбия ва илму инноватсия дар донишгоҳ даъват намуд.

дод намуда, аз чумла иороз доштанд, ки раёсати Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабуддоҳои Рӯдакӣ ҷиҳати инъикос ва тарғибу ташвиқи дастовардҳои даврони истиқрол, ғояҳои сулҳу ваҳдати миллӣ, зиракии сиёсӣ, ташреҳи моҳият ва дурнамои Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳадафҳои стратегии миллӣ, озмуниҳои ҷумҳурияйӣ, барномаву консепсияҳои соҳаи илму маориф ва таҳлилу баррасии дигар масоили ҷомеаи кишвар барои ҳамкориҳои судманд бо васоити ахбори омма ҳамеша омода аст.

Ректори донишшоғ бө таъкид ба захи-
раҳои кадрӣ, чун сарвати арзишманди
донишшоғ қайд намуд, ки дар ин муасси-
саси олии таълимӣ иқтидори бузурги кад-
рии соҳаи маорифи кишвар кору фаъо-
лият менамояд.

Зикр гардид, ки натицаҳои таълимӣ, илмӣ ва тарбиявии ҳайати профессорону омӯзгорон, фаъолияти муассиса дар самти робитаҳои байналмилалӣ ва корҳои ободониву хочагидорӣ, дастовардҳои донишҷӯён дар озмуни олимпиадаҳои шаҳрӣ, вилоятӣ, ҷумҳурияӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ дар соли 2022 қобили таваҷҷӯх мебошанд.

Санаи 30-юми марта соли 2022 Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон рейтингни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз рӯи 36 нишондиҳандай таълимию илмӣ ва фаъолияти байналмилалӣ эълон намуд, ки дар он Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ миёни 30 муассисаи таҳсилоти олии касбии ҷумҳурий бо касби 150 ход дар мақоми 12-ум карор дорад.

би 150 хол дар мақоми 12-ум қарор дорад.
- Дар рейтинги байналмилалий, тибкү хulosai ташкилоти байналмилалий Ranking BEB of Universities, Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ миёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ дар чойи чорум

ҲАМОИШ: АМРҲОИ СОЗАНДАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН



Боиси хушхоллии хурду бузург, мои сурууру умедвории чомеани маданий кишвар аст, ки тайи чанд соли охир таҳти сарпарастии бевоситай Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ, Пешвои фарҳангсолору маорифпарвари миллиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳттарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти неруи зеҳнӣ, дарёфти ҷаҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷузорӣ ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, мусоидат дар рушди ҷаҳони маънавии аҳолӣ Озмуни ҷумҳурияини "Фурӯғи субҳи донон китоб аст", бо мақсади рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбии илмӣ, тавсееи ихтироъкорӣ ва на-воварӣ, ҳамгирион илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари ҳонандагону донишчо-риявӣ дар соли 2023 барои аҳли илму маориф, омӯзгорону муҳаққиқон, масъулну муҳассилини муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла колективи бузургу мультабари устодону донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абубабдулоҳи Рӯдакӣ дастури раҳнамо ва асоси масъулияти бештару афзун ҷиҳати татбиқи сиёсати маорифпарваронаи Ҳукумати мамлакат арзёбӣ намуд. Боиси хушхоллии дониста шуд, ки 4 нафар шогирдони мо соли 2022 дар озмунҳои ҷумҳурияи ҷоҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардианд. Аз аҳли ҳузур, масъулун, роҳбарон ва донишҷӯёни шомил ба дастаҳои олимпӣ даъват ба амал оварда шуд, ки дар соли 2023 тадбирҳои омодагӣ ба озмуну олимпиадаҳоро боз ҳам ҷоннок ва дастоварду натиҷаҳо, нуфузу Ҷътибори Донишгоҳро бештар намоем.

Сипас, Зафар Мирзоён, мушовири ректор оид ба иртибот бо чомеа дар мавзуи "Озмуни "Фурӯғи субҳо доной китоб аст" - эҳёгари чехраҳои нав", Холиков Сафар, номзади илмҳои кимиё, дотсент, мудири кафедраи химия ва методикаи таълим дар мавзуи "Озмуни "Илм фурӯғи маърифат" - қадамҳои саноаткунонии босуръати кишвар" ва Шоинов Ҳасан, саромӯзгори кафедраи таърих ва методикаи таълими таърих дар мавзуи "Роҳандозии озмуни "Тоҷикон" - оинаи таърихи миллат" - василаи навбатии тарбияи ватандӯстиву ватанпарварӣ, худшиносиву худогоҳии

чавонон" маързуа намуданд.

Инчунин, голибони даври чумхуриявии озмунни "Фурӯғи субҳи донон китоб аст" - Расулзода Абдулвосид, барандаи чойи 1-уми даври чумхуриявии озмун аз рӯи номинатсияи "Адабиёти классикии тоҷик", донишҷӯи курси дуюми факултети таъриҳ, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ ва Абдураҳимзода Ҳабиба, ба-рандаи чойи 2-юми даври чумхуриявии озмун аз рӯи номинатсияи "Адабиёти классикии тоҷик", донишҷӯи курси дуюми факултети филологияи рус таассуроти хешро оид ба иштиrok дар Озмунни чумхуриявии "Фурӯғи субҳи донон китоб аст" баён намуданд.

Чунончи аз маърӯxa бармеояд, яке аз тағироту навгойӣ, имтиёзи вижадар ниҳомномаҳои озмунҳо ин аст, ки иштирокчиённи даври чоруми озмунҳои "Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст" ва "Илм - фурӯғи маърифат" (аз ҳисоби хонандагони синфи 11) метавонанд барои таҳсил дар гурӯҳҳои ройгони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбии кишвар аз рӯйи ихтиносҳои омӯзгорӣ, фанҳои дақиқу табиатшиноси ва тоҷиҳӣ бигарди саамид кебур карда шаванд.

Ба голибони Озмунчи ҷумхурияни "Тоҷикистон - Ватани азизи ман" низ чунин имтиёзи бесобиқа пешбинӣ шудааст. Соҳибони ҷойҳои ифтиҳорӣ, голибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми озмун, дар баробари мукофоти қалони пулӣ, ҳуқуқи интишорӣ дар норабиҷаҳои сотни ҷумхурийи Тоҷикистон таҳдид шудааст.

иштирок дар чорабиниҳои сатҳи чумхурияйӣ ва байналмилалиро пайдо намуда, барои таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии Вазорати фарҳанг бидуни супоридани имтиҳон ба таври ройгон қабул карда мешаванд.

Дар фарҷоми ҳамоиш донишҷӯне, ки дар давр ҷумҳуриявии озмуниҳо ҷойҳои намоёнро ишғол намуда буданд, бо "Сипоснома"-и Раёсати Дошишгоҳ ва маблағҳои пулӣ қадрдонӣ шуданд.

ВОХЎРИИ ВАКИЛИ МАЧЛISИ НАМОЯНДАГОНИ МАЧLISI ОЛӢ

Ҳамасола пас аз ироаи Паёми Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳури Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷlisи Олии Ҷумҳури Тоҷикистон вакилони Маҷlisи намояндагони Маҷlisи Олии Ҷумҳури Тоҷикистон ҷиҳати расонидани муҳтавои Паёми сарвари давлат ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат сафари корӣ анҷом медиҳанд. Дар робита ба ин масъала санаи 5-уми январ дар бинои маъмурии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ воҳӯрӣ бо вакили Маҷlisи намояндагони Маҷlisи Олии Ҷумҳури Тоҷикистон аз ҳавзаи шаҳри Кӯлоб Ҳакимзода Шарифҷон доир гардид.

Дар воҳӯрӣ мушовири ректор оид ба иртибот бо ҷомеа Зафар Мирзоён, вакили Маҷlisи намояндагони Маҷlisи Олии Ҷумҳури Тоҷикистон аз ҳавзаи шаҳри Кӯлоб Шарифҷон Ҳакимзода, раиси Кумитаи Иҷроияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб Гадоев Салим ва ҳайати омӯзгорону донишҷӯён ширкат варзианд.

Сараввал мушовири ректор оид ба иртибот бо ҷомеа Зафар Мирзоён сӯханронӣ намуда, мəҳмонон ва ҳозиринро хайрамақдам гуфтанд.

Баъдан вакили Маҷlisи намояндагони Маҷlisи Олии Ҷумҳури Тоҷикистон аз ҳавзаи шаҳри Кӯлоб Шарифҷон Ҳакимзода роҷеъ ба Паёми Пешвои муazzами миллат, амалишавии ҳадафои стратегии Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон, боло рафтани сатҳи иқтисодӣ ва иҷтимоии қишвар, соҳаи маориф, зан ва ҷомеа, аз ҷумла, оид ба дастовардҳои даврони истиқбол, ҳифзи оромӣ ва осудагии қишвар ва дигар паҳлуҳои Паём сӯханронӣ намуданд. Ҳамзамон, эшон қайд карданд: "Айни замон, ҷаҳон дар



ростои шадидтарин буҳронҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва ахлоқи фарҳангӣ қарор дорад. Дар ҷунин вазъият қишваре метавонад, аз ин буҳронҳо эмин бошад, ки фарзандони донишманд, фазои орому осуда, суботи сарсароӣ дошта бошад. Имрӯзҳо, ки оромӣ ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ дар фазои қишвари озоди мо танинандоз аст, бояд ҳар соқини мамлакат ба қадри ин неъмат бирасанд ва дар ҳифзу нигоҳдошти ин оромӣ ҳамеша талош намоянд".

Дар воҳӯрӣ таъқид гардид, ки имрӯзҳо гуруҳҳои манфиатҷӯйи давлатҳои абарқудрат бо истифода аз номи дини мубини Ислом ва эътиқоду имони мардумӣ мусалмононҳоро барои пиёда кардани манфиатҷӯйи геополитикии ҳуд истифода намуда, ба ҳар гуна ҳизбу ҳараратҳои тундгаро ҷалб менамоянд, ки оқибат онҳо даст ба задухӯрҳои мусаллаҳона мезананд ва ба ин васила оромии қишварҳои ҷаҳонро ҳалалдор месозанд. Дар натиҷа шаҳру дехоти зиёд ҳаробу валангур гардида, мардуми зиёд имрӯз овораву саргардонанд. Ҳадафи ин ғурӯҳои терористиву экстремистӣ на ҳимояи ислому мусалмонон, балки сарнагунсозии арзишҳои олии исломӣ ва фарҳангута тамаддуну умумибашарӣ мебошад.

БАРГУЗОРИИ КОНФЕРЕНСИЯИ ИЛМИ - НАЗАРИЯВИИ ДОНИШГОҲӢ



Санаи 6-уми январ дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз ҷониби кафедраи физикии умумӣ ва назариявии факултети физика ва математика конференсияи илми-назариявии донишгоҳӣ дар мавзӯи "Нимноқилҳо - маводи асосии электроника" баҳшида ба "Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқӣ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)" ва "Саноатикунioni босуръати қишвар солҳои (2022-2026)" баргузор гардид.

Дар конференсияи ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия, номзади илми педагогӣ, дотсенси Рафиев Сафархон, декани факултет, номзади илми педагогӣ, дотсенси Давлатов Раҳмонӣ, мудири кафедраи физикии умумӣ ва назариявӣ Акрамова Рӯҳшона, номзади илми физикии математика, дотсенси кафедра Гаффоров Саттор, номзади илми химия, мудири кафедраи геология ва коркарди нафту гази Донишгоҳи давлатии Дангаро Баротов Намозалӣ дар мавзӯи "Омӯзиши ҳосиятҳои электрофизикии телуриди висмут бо селен ва таллий легиронидашуда", мудири кафедраи илми компютерӣ Шарипов Аламхон дар мавзӯи "Полупроводниковые соединения арсенида и антимонида галлия - перспективные материалы электронной техники", мудири кафедраи геология ва коркарди нафту гази Донишгоҳи давлатии Дангаро Баротов Намозалӣ дар мавзӯи "Омӯзиши ҳобастагии ҳароратии ҳосиятҳои физикии химияни пайвастагиҳои нимноқилӣ сечанди намуди A2 B3 C6 дар намунаи CdTi2Se4" муаллими калони кафедра физикии умумӣ ва назариявӣ Гулматов Умар дар мавзӯи "Таҳқиқи ҳосиятҳои электрофизикии пайвастагиҳои A3 B5", асистенти кафедра Шарипов Сафаралӣ дар мавзӯи "Таҳлили муқоисавии концентратсияи ҷузъҳои карбон дар аэрозолҳои атмосфераи шаҳри Душанбе" маърӯзаҳои ҳудро ироа намуданд.

Иловা бар ин, конференсия аз ду баҳш иборат буд: баҳши аввали "Нақши нимноқилҳо дар рушди соҳаи электрофизики" зери роҳбарии дотсенси кафедра Гаффоров Саттор ва баҳши дуюм "Татбиқи технологияҳои мусосир дар раванди таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқӣ ва риёзӣ" бо роҳбарии мудири кафедра Акрамова Рӯҳшона баргузор ғадид ва омӯзгорон маърӯзаҳои ҳудро пешниҳод намуданд.

Гуфтан ба маврид аст, ки дар ҷаласаи ифтиҳоӣ ва баҳшҳои конференсия зиёда аз 35 мақола мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Сараввал ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия Рафиев Сафархон баромад намуда, конференсияро ҳусни оғоз баҳшиданд.

Сипас, декани факултет номзади илми педагогӣ, дотсенси Давлатов Раҳмонӣ баромад намуда, оид ба мавзӯҳои баррасиshawandai баромадkunandagon

ДАСТОВАРД: ФАҲОЛТАРИН ШУЪБАИ КОР БО ЧАВОНОН ДАР СОЛИ 2022



аз рӯи номинаҳои "Беҳтарин соҳтори соҳаи кор бо чавонон ва варзиш дар соли 2022", "Беҳтарин муассисаи тарғиботӣ дар самти кор бо чавонон", "Беҳтарин корманди соҳаи кор бо чавонон", "Барандай гранти ҳукumatӣ миёни ташкилоти ҷамъиятии кор бо чавонон дар соли 2022", "Беҳтарин волонтёри соли 2022", "Беҳтарин корофари чавон дар соли 2022", "Беҳтарин шуъбаи кор бо чавонони муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ дар соли 2022", "Беҳтарин нағояндаи маҳфили чавонони дар ҳориҷи қишвар таҳсилоташа дар соли 2022", "Беҳтарин маҳфили доимоамалкунандаи назди ташкилоти ҷамъиятии "Пайравони Пешвои миллат дар соли 2022" ва "Беҳтарин соҳтор дар самти тарбияи ватандустии чавонон дар соли 2022" баргузор гардид.

Дар маросими ҷамъబости соҳаи кор бо чавонон ҷиҳати қадршиносии хизматҳои шоиста ва ҷавонмадии чавонон дар назди ҷомеа ва давлат, часорату фидокорӣ дар вазъияти ҷангӣ, ҳолатҳои таҳдидкунанда ба амнияти миллату давлат ва дигар дастовардҳояшон беҳтаринҳо аз ҷониби комиссияи босалоҳият майян шуда, ҷоизаҳо дар фазои тантанавӣ ба онҳо супорида мешавад.

Дар маросими ҷамъасупории соҳаи кор бо чавонон қадрдонии нафарони дигар

ЭЪТИБОР НАДОРД

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2019 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин шуъбаи кор бо чавонони муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ дар соли 2022" беҳтарин шуъба дониста шуд ва бо Диплом ва тӯхфа таъсиснамудаи Ҳукумати кор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон қадрдонӣ гардид.

Дар маросими ҷамъасупории соҳаи кор бо чавонон ҷиҳати қадршиносии хизматҳои шоиста ва ҷавонмадии чавонон дар назди ҷомеа ва давлат, часорату фидокорӣ дар вазъияти ҷангӣ, ҳолатҳои таҳдидкунанда ба амнияти миллату давлат ва дигар дастовардҳояшон беҳтаринҳо аз ҷониби комиссияи босалоҳият майян шуда, ҷоизаҳо дар фазои тантанавӣ ба онҳо супорида мешавад.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2019 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин шуъба дар соли 2022" беҳтарин шуъба дониста шуд ва бо Диплом ва тӯхфа таъсиснамудаи Ҳукумати кор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон қадрдонӣ гардид.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2019 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин шуъба дар соли 2022" беҳтарин шуъба дониста шуд ва бо Диплом ва тӯхфа таъсиснамудаи Ҳукумати кор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон қадрдонӣ гардид.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2019 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин шуъба дар соли 2022" беҳтарин шуъба дониста шуд ва бо Диплом ва тӯхфа таъсиснамудаи Ҳукумати кор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон қадрдонӣ гардид.

XXXX

Билети донишҷӯие, ки соли 2022 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин шуъба дар соли 2022" беҳтарин шуъба дониста шуд ва бо Диплом ва тӯхфа таъсиснамудаи Ҳукумати кор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон қадрдонӣ гардид.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2016 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин шуъба дар соли 2016" беҳтарин шуъба дониста шуд ва бо Диплом ва тӯхфа таъсиснамудаи Ҳукумати кор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон қадрдонӣ гардид.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2017 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин шуъба дар соли 2017" беҳтарин шуъба дониста шуд ва бо Диплом ва тӯхфа таъсиснамудаи Ҳукумати кор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон қадрдонӣ гардид.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2018 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин шуъба дар соли 2018" беҳтарин шуъба дониста шуд ва бо Диплом ва тӯхфа таъсиснамудаи Ҳукумати кор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон қадрдонӣ гардид.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2019 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин шуъба дар соли 2019" беҳтарин шуъба дониста шуд ва бо Диплом ва тӯхфа таъсиснамудаи Ҳукумати кор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон қадрдонӣ гардид.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2020 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин шуъба дар соли 2020" беҳтарин шуъба дониста шуд ва бо Диплом ва тӯхфа таъсиснамудаи Ҳукумати кор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон қадрдонӣ гардид.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2021 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин шуъба дар соли 2021" беҳтарин шуъба дониста шуд ва бо Диплом ва тӯхфа таъсиснамудаи Ҳукумати кор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон қадрдонӣ гардид.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2022 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин шуъба дар соли 2022" беҳтарин шуъба дониста шуд ва бо Диплом ва тӯхфа таъсиснамудаи Ҳукумати кор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон қадрдонӣ гардид.

XXXX

ҶАШНИ САДА - РӮЗИ ГИРОМИДОШТИ КАШФИ ОТАШ



Зафар МИРЗОЁН,
мушовири ректори Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Сипоси бешумор ба Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Раҳмон, ки бо биниши олимина шинохти гузашта ва имрӯзан мардумони моро ба роҳ андоҳа, ҳамеша дар пайи зиндасозӣ ва посдошти андешаҳои неки гузаштагонамон мебошанд!

Боиси ифтихору хушнудист, ки Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ҷашнҳои муқадасси миллӣ - Наврӯз, Сада, Меҳргон ва Тирғонро ҳамчун ҷашнҳои миллии ҷувиятсози мо эълом дошта, барои гиромидошти бошукуҳи онҳо талоши самимӣ меварзанд. Дар ҳақиқат, барои зиндаву поянда доштани ин ҷашнҳо, ки дар роҳи ҳудогоҳии миллӣ аҳамияти виже доштанду доранд, фарзонағону донишиёни мурӯзӣ мебошанд. Ҳамон ҷашнҳои ҷувиятсози мо эълом дошта, барои гиромидошти бошукуҳи онҳо талоши самимӣ меварзанд.

Дар ҳақиқат, барои зиндаву поянда доштани ин ҷашнҳо, ки дар роҳи ҳудогоҳии миллӣ аҳамияти виже доштанду доранд, фарзонағону донишиёни мурӯзӣ мебошанд.

Дар ҷашнҳои бostonии моро ниёқонамон ба подшоҳони зиндагисози замоҳои дури Пешдодӣ нисбат медиҳанд: Ҷашни Наврӯзро ба Ҷамshed, Ҷашни Садаро ба Ҳушанг, Ҷашни Тирғонро ба Orazi камонгир ва Ҷашни Меҳргонро ба Faridun вобаста медонанд. Ҳаким Fir davosi пайдоиши ҷашни Садаро ба қашфи оташ нисбат дода мегӯяд, ки рӯзе шоҳ Ҳушанг бо ҷамъе аз ёрон аз миёни кӯҳи бузурге боло мерафтанд, ки ногаҳон мори сиёҳи баланде дар рӯ ба рӯяшон пайдо шуд. Ҷашмони мор монанди ду гулулаи оташ медураҳшиданд ва аз даҳонаш дуди сиёҳи ҳориҷ мешуд, ки гирду атрофо тираву тор месоҳт. Ҳушанг сангे бардошт ва бо нерӯи бузурги худ сӯйи мор партофт. Мор худро ба канор андоҳт ва санги партофта шуда бошиддат ба таҳтасанге барҳӯрд ва аз ин барҳӯрд, шарора пайдо гардида оташ алана зад. Хору ҳошкӣ атроф шуълавар шуда оташ густариш ёфт. Мор ғурҳехт, аммо отashi рӯшноивару гармибахш дар ҷой монд. Ҳушанг аз оташ машъале соҳта, онро дар миёни мардум гузошт. Ба дастури ў чойгоҳе барои оташ соҳтанд, то ҳамеша фурӯзон бошад ва одамони ниёз ба оташ дошта аз он истифода кунанд. Одамиён, ки то он замон меваву дона меҳӯрданд, омӯҳтанд, ки ба ҳангоми тухм бар замин пошидан ва дарав намудани маҳсули он, нон фароҳам меояд ва ранҷи ҷустуҷӯи ҳӯроко камтар мешавад. Дар замони Ҳушанг одамиён аз пӯст либос омода карданро низ омӯҳтанд.

Оташи шуълавар дар оташдону танур, ҳуҷаҳои пурбори гандум ва афзори соҳта шудаи гандумӣ, номи Ҳушангро ба некӣ дар фарҳанги тоҷикон ва дигар өронитаиборон ҷовидон соҳтааст. Бодасти Ҳушанг

оташ қашф шуд ва мардум ўро ба хотираи ин фурӯгу нӯр бисёр сипосгузорӣ карданд.

Шеваи гиромидошти қашфҳои Шоҳ Ҳушанг дар замони бостон ҷунин будааст, ки шоми ҷашни Сада мардум болои теплаву кӯҳҳо ва ё бомӯҳ баромада, аз ҳезуми ҳушк оташ бармеафрӯҳтанд ва дар атрофи он таронаҳо ҳонда, рафтани сармо ва расидани гарморо орзу мекарданд. Сада, мисли дигар ҷашнҳои мардуми шаҳнишину кӯҳнишини өронитабор, бештар ба шароити фаслисолӣ, руҳдҳои қайҳонӣ ва омодагириҳои қиштварӣ вобастагӣ дорад.

Гаҳе аз намоишҳои телевизионӣ ва ҳафтномаҳо мешунавему мебинем, ки аз надонистани пешинаи пайдоиши ин ҷашни пурмоя маъни бардошта натавониста, дар нуктаҳои таърихику тарбиявии он дармемонанд. Нахуст пайвастагии онро ба қашфи оташ ҳеч дониста, аз паҳлӯҳои ғоҳшиносӣ (календарӣ - тақвимӣ) ва қайҳоншиносии он бехабар будани ҳешро нишон медиҳанд. Ҳамин аст, ки ду - се рӯз пеш сухангӯи нооғоҳ мегуфт, "Сада барои он мегӯянд, ки то Наврӯз 100 рӯзи дигар бοқӣ мондаст, ки онро бо ҳурсандӣ ҷашн мегиранд...". Ҷунин гуфтаҳои белоя бинандагону ҳонандагонро ба гумроҳӣ ҳоҳанд бурд. Агар ба гуфтаи он донои нодон гӯш фаро дижем, аз рӯзи 30-юми январ 100 рӯз бишморм, пас Садаро дар рӯҳҳои 10-уми май бояд ҷашн гирифт. Бояд донист, ки донишманди бузурги мо Абурайҳони Берунӣ дар "Осор-ул-бокия" навишиаст: "Сада" гӯянд, яъне 100 ва он



шедпарастӣ) иктиёر доштанд, андешаҳои фарҳангиҳу фалсафиашон голибан пайваста ба ҳуршед (офтоб) буд. Бар он ишора доштем, ки шаби Ялдоро ҳамчун шаби таваллуди ҳуршед ҷашн мегирифтанд ва маросимҳои иҷро мекарданд, то ба ҳур shedi дубора зодашуда ҷашми бад нарасад ва бо Аҳriman муборизаро давом дижад. Ҳурshed 40 рӯза нерӯманд мешавад ва он 40 рӯзагии ҳурshedро "Чиллаи бузург (қалон)" ном ниҳодаанд ва

мини қишт пошидани ҳокистари ҷашни Сада, ҳанӯз ҳам дар миёни рустонишинони Қирмони Эрон ба таври густурда ривоҷ дорад.

Бад - ин сон пайдоиши оташ ва муносибати инсонҳоро ба он, ҳар қавму тоифае ба гунаи худ бозтоб кардааст, аммо тавсифи Фирдавсӣ дар "Шоҳнома"-и ҷовидон аз ҳама беҳтар ва заминиву воқеъгароёна мебошад. (Ҷуноне ки гуфта шуд, румиҳову аврупоиҳо онро ба Прометей, ки дар осмонҳо оташро дуздидааст, нисбат медиҳанд.) Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ (дуруд ба равони покаш!) дар Номаи Бостон, ки бешак таърихномаву шинонномаи өронитаборон аст, қашфи оташро ба гузаштагони дурамон нисбат додааст. Ин ҳама гувоҳӣ медиҳанд, ки тоҷикони мо ба сони дигар тоҷиктаборон нахустин қашфқунандагони оташ буда, барои тасдики ин дарёфтҳои инсонҳо дар замони фаротаъриҳи мо ҳуҷҷатҳои бебаргашт дорем. Ба монанди "Авато", "Шоҳнома", "Осор-ул-бокия", "Наврӯзнома" ва ҷанде дигар.

Мебояд донист, ки Садаро ориёитаборони дигар низ ба таври густурда ҷашн мегиранд, зеро дар замонҳои фаротаъриҳи русҳо низ ҳамчун соири ҳиндӯаврупойен бо забони ориёӣ гап зада, ғоҳшумориашон бар қишоварӣ ва гардиши офтоб пайваста аст. Русҳо дар миёнаи моҳи феврал ҷашне доранд ҳамсони Сада, ки ҷавонон аз болои оташ парида, ҳушнудӣ мекарданд. Онҷуноне диди мешавад, нисбат додани маросимҳои диниву миллиамон ба агади 40, решо дар оинҳои бoston дорад; 40 рӯзагии тифл, 40 рӯзагии зоямон, 40 рӯзагии вафот ва ғайра.

Беморон (ба виже занони бемори "зача"), дар замини аз ҷашми дигарон дурттар се оташи ҳурд равшан карда, аз болои он се бор ҷаста, ин суханонро ба забон мебарварданд: "зардии ман аз ту, сурхии ту аз ман". Сипас ба пушти сарнигоҳ накарда, мерафтанд. Бачаҳоро бузургсолон (моро низ дар рӯзгори ҳурдсозлиамон) таъқид мекарданд, ки агар ҳокистарҳои дар се ҷой пайи ҳам қарор душтаро бубинанд, аз болошон қадам нагузоранд, зеро беромории шахси "аловпрак"ро анҷом дода, ба ҷисми дигаре мегузарад. Ҳамчунон, аз хотир дур намеравад, ки ҳокистари отashi шаби ҷашни Сада афрӯхтаро ба замини қишт мепошиданд, ки он фоли босамарии заминро дорад. Мардуми Бадаҳон, ки беш аз дигарон суннатҳои миллии тоҷиконро нигаҳбониву нигаҳдорӣ кардаанд, то ҳанӯз вижагиҳои ин ҷашни гум накарда, онро бо унвони "Хирпачор" гиромӣ медоранд. Оини ба за-

ӯзи нахустини ҷашни Садаро, "Чиллаи ҳурд (ак)" номиданд. "Чиллаи ҳурд"ро 20 рӯз ва 20 шаб ҳисоб мекунанд, ки дар маҷмӯъ шумори 40 мешавад. Дар миёни тоҷикон, ба виже мардуми кӯҳнишин то ҳанӯз тақвими мардумӣ ривоҷ дорад, ки назар ба он зимистонро ба "Чиллаи қалон" ва "Чиллаи ҳурдак" фасл мекунанд. Мардуми ин сарзамин пештар дар рӯзи ҷашни Сада оташ афрӯхта, аз болои он мечҳиданд, ҳушнудӣ мекарданд. Онҷуноне диди мешавад, нисбат додани маросимҳои диниву миллиамон ба агади 40, решо дар оинҳои boston дорад; 40 рӯзагии тифл, 40 рӯзагии зоямон, 40 рӯзагии вафот ва ғайра.

Дар ин ҷо бояд ёдвар шуд, ки қишишҳои ба истилоҳ, ҳавзаи Наврӯз ҷашнҳои миллии Наврӯз, Сада ва Меҳргону Тирғонро ба сони Тоҷикистон дар сатҳи баланди давлатӣ бо шуқӯҳи хосса, зери сарпастии роҳбарӣ давлаташон таҷили намекунанд. Сарвари Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар ҷорабинҳои қалони ҷумҳуриявӣ бахшида ба ин оини ниёқон шахсан иштирек менамоянд ва мардуми қишишаро водор месозанд, то аз бузурдошти ин ҷашнҳо бардоштҳои зиндагисоз дошта бошанд. Дар истиқболи ин оинҳои милли дар баробари ҳуднигарӣ ба гузаштагони дури фарҳангии ниёқони худ, корҳои зиёди ободонӣ ва созандагӣ ба роҳ андоҳта мешаванд.

Бад - ин тартиб дар бунёди давлати милли, баҳри тарбияи мардум ва пайдо намудани тасаввуроти шоиста оид ба ҳадафҳои умумӣ ва ҳаракат ба сӯйи пешравиҳои минбаъда, яке аз ҷойҳои марказӣ ба хотираи таъриҳӣ voguzoшta мешавад. Ва хотираи таъриҳӣ ин шинохти ҳештани хеш - фарҳанги гузаштагон, барои ҳосил намудани пиндошти асосӣ, барони ниёқон ба ҳазизнаи фарҳангии ҷаҳонӣ арзишҳоеро ворид намудаанд, дарки муборизаро ҷандҳазорсолаи ҳалқи худ, барои ҳарҳадошти ҷувият, забон, мамлакати худ ва ҷойгоҳи он дар ҷаҳон мебошад.

РОҲҲОИ ПЕШГИРИИ ЧИНОЯТ СОДИР КАРДАНИ ЧАВОНОНУ НАВРАСОН



Бахтовар ШАРИПОВ,
номзади илмҳои педагогӣ, мудири
кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва
кори нутумой

Мушкилоти таълиму тарбияи насли наврас ва ҳаллу фасли он яке аз масъалаҳои диги рӯз буда, он ҳамкории пайвастаи мактаб, оила ва ҷомеааро тақозо мемояд. Бо назардошти он, ки имрӯз дар асосҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа тағйиротҳои сифатӣ ба вучуд омадааст, шаклу услуби таълим ва тарбия низ ба нигоҳи нав ниёз дорад.

Бесабаб нест, ки Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар ҳар як баромаду воҳриашон бо аҳли зиёд, намояндагони мақомотҳои давлатию ҷамъияти пайваста ба таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда, дар ҳалли ин масоил ояндаи дурахшон ва пешрафти Тоҷикистони навинро таъкид менамоянд. Тарбияи кӯдак - зикр намуданд Пешвои миллат - аз оила оғоз гардида, дар натиҷаи ҳамкории мактаб ва оила густариш мебэбад.

"Мо мактабро ба ҳайси боргоҳи илму дониш, саводу маърифат ва омӯзгорро чун шахси мағкурасозу тарbiyati насли наврас эътироф карда, ба онҳо арҷу эҳтиром гузоштанро аз ҷумлаи масъалаҳои муҳимтарин медонем. Зоро агар мактаб ва омӯзгор набошад, сатҳи маърифатнокии мардум паст мегардад, миллат бесавод мемонад, ҷомеа ба ҷаҳолат гирифтор мешавад ва дар натиҷаи оромиҷу сулҳу субот, амнияти осоиш ва муҳимтар аз ҳама, рушди давлат саҳт ҳалалдор мегардад. Вобаста ба ин, бори дигар таъкид менамоям, ки бунёди миллати мутамаддин аз маориф оғоз мейёбад." (Аз Ҷӯёми Пешвои миллат ба Мачлиси Олий, 23.12.2022)

Имрӯзҳо маҳз ҳамин сегонаи муштарак, робитаи онҳо дар ташаккули ҷаҳонбинӣ, арзишҳои аҳлоқӣ ва олами маънавии насли наврас таъсири ногусастание ҳоҳад гузошт.

Дар "Тавсиянома дар бораи мақоми омӯзгор дар муассисаҳои таълими Ҷумҳурии Тоҷикистон", ки бо қарори мушовори Вазорати маорifi Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28-уми июли соли 2011 тасдиқ гардидааст, омадааст: "Омӯзгор ҳангоми таълиму тарбияи шогирдон ба падару модарон, парасторон ё шахсони онҳоро ивазкунанда ҳамкорӣ мекунад, онҳоро бо раванди тарбияи таълимирандагон ҷалб менамоянд. Омӯзгор сари вақт падару модарон ва ё парасторони онҳоро аз ҳолати таълиму тарбияи фарзандон оғоҳ менамоянд. Омӯзгор ҳақ надорад иттило-отро, ки таълимиранда, падару модар ё ҳамкорон ба ӯ бовар карданд, ба истиснои ҳолатҳои пешбинишудаи қонунгизорӣ, ба шахсони дигар ошкор намоянд. Омӯзгор ба падару модарон ва ё парасторони онҳо оид ба мушкилоти фарзандонашон маслиҳатҳои медиҳад, дар бартараф кардан ихтилофоти байни падару модар ва кӯдакони онҳо ёрӣ мерасонад. Муносабатҳои мутақобилиаи байни омӯзгор ва падару модар, инчунин парасторони онҳо тибқи принципҳои эҳтирум боварии ҳамдигарӣ, некоҳӣ, боодобӣ ва бегаразӣ ба роҳ монда мешавад."

Бояд зикр намуд, ки омӯзгор дар таълиму тарбияи насли наврас аз ҳамаи саматҳои консепсияи миллии тарбия самаранок истифода бурда, махсусан ба тарбияи аҳлоқӣ, ватандӯстӣ, ҳуқуқӣ, оилавӣ, меҳнатии шогирдонаш диққати махсус дижад. Қайд кардан зарур аст, ки соҳаи маориф, таълим ва тарбия аз соҳаҳои дигари фаъолият бо он фарқ мекунад, ки таълим ва тарбия кори якруза, моҳона ва ё солона на буда, он амали ҳаррӯзai устодон, мактаб, оила ва ҷомеааро тақозо мекунад. Як лаҳза дер мондан аз зуҳороти ҷомеа метавонад ба раванди таълиму тарбия таъсири манғӣ расонида, дар фаҳмиши зуҳоротҳо, таркиби ҷаҳонбинӣ, афкору ғояҳои мушкилотҳои наъ ёзод мемоянд. Аз ин хотир, зарур аст, ки омӯзгор дар тарbiyati, оила ва мактаб бо баҳшҳои мақомотҳои ҳокимиати давлатӣ ҳамкорӣ намуда, дар ниҳоди ҳонандагон пайваста ғояҳои ҳудшиносӣ, меҳнапарастиро ҷо мемоянд. Ин ҳамкорӣ, пеш аз ҳама, дар бобати пешгирӣ кардани чинояткорӣ дар байни наврасону ҷавонон тақвият дода шавад. Ин масъалаи имрӯзҳо яке аз маъалаҳои ҳалталаби замон гардидааст.

Дар байни наврасон ва ҷавонон тоҷроф роҳ додан ба ҳуқуқвайронкунӣ, даст задан ба чиноятҳои вазнин, шомил шудани онҳо ба ғурӯҳои террористӣ ва экстремистӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар кори таълиму тарбия ба камбуҷӣ ва нуқсонаҳои муайян роҳ дода мешаванд.

Боиси таассуф аст, ки дар байни онҳо



катор ташкилоту созмонҳои миллии ва байналимилӣ ба монанди "Ал-қоида", "Хизби таҳрир", "Таблиғ", "Ҳаракати исломии Туркестони Шарқӣ", "Ҳаракати толибон", "Салафия", "Лашқари Тайба", "Тоҷикистони озод" ва гайраҳо ташкилотҳои террористӣ ёзлон шуда, фаъолияти онҳо дар қаламрави қишишарон манъ карда шуданд.

28-уми сентябрி соли 2015 барои содир намудани чиноятҳои вазнин ба қато-

ҷун маҳлуқи ҳудпараст ба камол мерасад ва гирифтори тафаккури ғуломона мегардад.

Барои пешгирӣ кардани чиноятсодиркуни наврасону ҷавонон, аз роҳи ҳато баргардонидани онҳо, бояд меҳвари ягонаи тарбия бо иштироки тамоми қисми ҷомеа, мактаб ва оила ба вучуд оварда шавад, ки он бояд ба тарбияи ҳаматарафа мусоидат намояд.

Бояд гуфт, ки ин қувваи бузурги таъсирасон дар ташаккули ҷаҳонбинии насли наврас ҳар яке дорои ҳусусиятҳои ба ҳуд хос буда, дар ҳамbastagӣ меваи пурбор ҳоҳад овард.

Оила маконест, ки дар он ҷо кӯдак ба дунё омада, лафзи модарӣ, меҳри падарӣ ва кӯмаки яқдигарро ҳисса эҳсол мекунад. Ў сарчашмаи алифбои тарbiyati маҳз аз оила мегирад.

Чи тавре, ки педагогҳои барҷастаи замон ба монанди А.П. Макаренко, В.А Сухомлинский ва дигарон зикр намуда буданд, маҳз дар оила инкишофи равонӣ, ҷисмонӣ ва маънавии кӯдакон шакл гирифта, ҳиҷтоҳои наҳустини бинои меҳру муҳабbat, ҳамдилӣ, ташаккули ҷаҳонбинии кӯдакон гузашта мешавад.

Мактаб маконест, ки кӯдак маҳз дар он ҷо ба ҳарактерҳои гуногуну мутақобила рӯ ба рӯ гашта, наҳустин пешрафту камбуҷҳо ҳисса намуда, "ман"-и ҳудро дар шароити ҳаётӣ колективии ҳудро амали намуда, бо үнсурҳои гуногунҷаҳи тарбия аз наздик ошно мегардад. Ҷомеа маконест, ки кӯдак ба ҷаҳони маънавӣ, аҳлоқӣ ва равонии қалонсолон ошно гардида, бо тазодди номаълуми муносабатҳои байниҳамдигарии одамон аз наздик ошно гашта, дар ниҳоди ў ҷиҳатҳои ҳулосабарорӣ, муқисакунии зуҳоротҳо ташаккул мейёбад.

Робитаи самараноки ин се ниҳоди муштарак ба ташаккули ҷаҳонбинӣ, ҳисси манғиатҳо ва масъулиятшиносии кӯдакон таъсири ҳаётан муҳим мерасонад.

Az давраҳои мавҷудияти ҷомеаи инсонӣ ва мутолиаи таърихи давлатҳо бо соҳҳои гуногуни идоракунӣ бармеояд, ки муносабат ба ҷавонон ҳамеша аз масоили афзалиятноку муҳиммӣ давлатдориву таъминӣ рушду пешрафти ҷомеа ба ҳисоб мераftaast. Ҷавонон ҳамчун неруи бузурги ҷисмонӣ мавриди таҷҷӯҷҳои ҳоса қарор гириfta, аз лиҳози рӯхиву равонӣ ҷиҳати таъминӣ амнияти қишишар ва ба хотиро татбиқи мақсадҳои стратегияи ҳарбии давлатӣ омода ва парвариш мегардиданд.

Аз ин рӯ, ҷавонон ҷисмонӣ қавиҷо соҳибира қувваи пешбарандар ҳар ҷомеа ва заҳираи стратегии давлат ба шумор мераftand. Аммо инқилобҳои илмиву технологӣ, қашфи яроқи аспиҳа ва муҳимоти ҷонғии тарҳи нағуру мусоидати тағйир дод. Ҳамакунун, дар ҷаҳони мусоидат ба неруи зеҳниву ақлии ҷавонон нисбат ба неруи ҷисмонӣ афзалиятни бештар дода мешавад.

Маҷаллаи "Шнигели"-и Олмон дар як таҳлили воқеъбинона вобаста ба ҷавонони мусулмон менаҷисад: "Аҷаб қавманд монанд ба соат. Онҳоро пур мекунанд, рафтан мегиранд ва намедонанд, ки барои чӣ?" Аз ин хотир, моро зарур аст, ки насли наврасро дар рӯҳияи ҳештанишиносӣ, садоқат ба падару модар, ба фарзандон, ба оила, ба марзу буҷ ва Ватани азизамон ҳидоят намоем, нагузорем ки насли имрӯза фирефтаи ғояҳои бегона гардида, ба аҳли ҳонавода ва Ватани аҷдоди ҳуд ҳиёнат ва разолатро раво бинанд.

ҷавонон низ ҳастанд. Робита ба ин давлату ҳуқумати қишишар дар бобати пешгирӣ чинояткорӣ дар байни аҳолӣ ва аз он ҷумла, дар байни толибилимни муассисаҳои таҳсилоти миёнана умумӣ ва донишҷӯёни макотиби олии қишишар ҷораҳои мушаххас андешаид, корҳои фаҳмондадиҳро дар байни онҳо сол аз сол пурӯзӣ мешаванд. Ҷабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарbияи фарзандон" аз санаи 2-уми августи соли 2011 дар мустаҷкам кардани ҳамкории макtabи буҷи оила иқдоми нав гардида.

Бояд зикр намуд, ки ҳаёт, пешрафти ҷомеа тақозо менамояд, ки ҳадафҳои дар ин санадҳо баёнгашта, дар амалии соҳаи маориф ва ҳаётӣ ҷомеа инъекси воқеъи ҳудро ёфта, дар пешгирӣ ҳуқуқвайронкунии наврасону ҷавонон мусоидат мекунад.

Дар айни замон, мушкилоти ба созмону ташкилотҳои террористӣ пайвастани ҷавонон яке аз проблемаҳои ташвишовари рӯз гардида, аз ҷаҳонбинии кама як идда ҷавонон, аз набудани ҳисси ҳудоғоҳии миллии онҳо, марказҳои террористии ҷаҳони онҳоро ба мадори нангани амалиётҳои зиддиинсонӣ ҳуд ҷалб кардан меконанд.

Чи тавре ки медонем, моҳи мартаи соли 2006 бо қарори Суди Олии Тоҷикистон як



Ба шарофати заҳмати содиқонаи мардуми кишвар
раванди созандагиву ободкорӣ бомаром идома ёфта,
нақшаву барномаҳои пешбинигардида ҷиҳати таъмин
намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ ва баланд
бардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони мамлакат
ҳадафмандона амалӣ карда шуданд.



МУАССИС:
Донишгоҳи давлатии ӯзбекистон
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

РАҲМОНДИЛШОД САФАРБЕК,
доктори илмҳои хуқуқшиносӣ,
профессор, ректори Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

ИБОДОВ МАҲМАДУЛЛО,
доктори илмҳои фалсафа, профессор

ХОЛИҚЗОДА АЙНИДДИН,
номзади илмҳои филология, дотсент

ХУДОЙДОДОВА ШАРОФАТ,
номзади илмҳои филология, дотсент

ҒУЛОМОВ ИСЛОМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

АБДУЛЛОЕВ МАҲМУД,
доктори илмҳои таърих, профессор

МИРЗОЕВ САЛИМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

ИЗЗАТУЛЛОЕВ КУГАН,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

ЗАФАР МИРЗОЁН,
ховаршинос, профессори фахри
донишгоҳ

РАФИЕВ САФАРХОН,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

НАЗАРОВ ҲОТАМ,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

АБДУСАМАДЗОДА ЭРАЧ,
номзади илмҳои филология, дотсент

САРМУҲАРИР:
ЧАҲОНГИР РУСТАМИШО,
номзади илмҳои филология, дотсент

Андеша ва акидаҳои нашршудаи
шахсии муаллифон дар мақолоту
гузоришиҳо ақида расмии ҳайати
эҷодии рӯзнома маҳсуб намешавад.
Дурустии асноду далели мақолаҳо ба
уҳдаи муаллифон аст.

Рӯзнома дар ЧДДМ
“Мега-принт” ба табъ расидааст.
Адади нашр 6000

Нашрия дар Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти
№030/P3-97, 30.08.2017 аз нав ба қайд
гирифта шудааст.

Маводҳо бо забонҳои
тоҷикӣ, русӣ ва англӣси нашр мешаванд.
Рӯзнома тариқи обуна дастрас
мегардад.

НИШОНӢ:
735360. ш.Қӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj
Телефон: корӣ: (83322) 3-31-15,
мобилий: 985-76-77-12; 981-00-02-19

10 ҶОЙДАИ ШАҲСИ МУВАФФАҚ АЗ БУЗУРГТАРИН РАВОНШИНОСОН



1. Он коре, ки Шумо карда истодаед, аз сидқи дил кунед ва онро ташаккул дихед, фаромӯш накунед, ки ин интиҳои Шумост!

2. Ба санҷишҳои рӯҳӣ ва ҷисмонӣ омода шавед. Бидонед, ки чӣ гуна дар ақл ва бадан солим бошед. Агар шумо намедонед, ки чӣ тавр, биомӯзед!

3. Аз имтиҳони дарпешистодаи Шумо дар мақоми нав лаzzat баред.

4. Ҳамеша мусbat бошед! Барои худ вазифаҳои мушкил мондан натарсед. Стресс - ин маҳсули нобоварӣ ба худ аст, аз ин рӯ, ба худ бовар ва эътиомид кунед!

5. Дар ҳар гуна вазъият, Шумо мегашонед дар он чизе, ки дар айни замон карда истодаед, пароканда шавед. Дар гузашта зиндагӣ накунед ва имрӯз ҳам зиндагӣ накунед - ин барои ба мағлубият аст. Ҳозир зиндагӣ кунед!

6. Фикр моддӣ аст. Фикрҳои худро назорат кун! Агар ақли Шумо ором бошад, пас, бадан фишиурда намешавад. Дар хотир доред, ки бемориҳо аз кӯчо пайдо мешаванд? Ва барьакс, шиддати мӯшакҳо муноқишаи психологияро нишон мегиҳад - сабабро дар фикрҳои худ биҷӯед,

вазъро раҳо кунед!

7. Агар Шумо вазъиятро тағйир дода нағавонед, муносабати худро ба он тағйир дихед. Мо ҳамеша вазъро тавре мебинем, ки мо ин вазъро дида метавонем. Худро таълим дихед, биниши худро вазъе кунед!

8. Таваҷӯҳи худро ба он чизе, ки ба шумо дода мешавад, назорат кунед ва аз он чизе, ки аз имконоти шумо берун аст, ҷудо кунед. Бидонед, ки чӣ гуна бояд сари вакт таваққуф кард, то қувват гиред ва сатри баландтарро паси сар кунед!

9. Бо шикаст дучор шудан, онро ҳамчун таҷриба қабул кунед! Ғаҳмидани ҳатогиҳои Шумо бояд Шуморо дар оянда ба сӯи пирӯзӣ росонад. Ноумед намашавед!

10. Асос он аст, ки Шумо аз ҳар гуна раванде, ки мекунед, ҳаловат баред ва курсандӣ кунед; варзиш, таҳсил, тиҷорат, оила. Ва он гоҳ баҳт бо Шумо хоҳад буд!

СОРРӯЗ ҲУҶАСТА БОД!

Маъмуният, ҳайати профессорону устодон, кормандон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, инчунин ҳайати эҷодии рӯзномаи “Анвори Ҷониш” омӯзгорон ва кормандони зерини донишгоҳро, ки моҳи феврали солиёни гуногун таваллуд шудаанд, табрику таҳният гуфта, аз даргоҳи Яздони пок барояшон тансиҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани неруманд ва дар кору фаъолиятшон комёбихои беназирро таманно доранд. Бигузор ҳамеша чун қӯҳҳои Помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ ҳушбабён, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шуҳратманд ва чун Ҷомӣ хоккор бошед! Ҳеч гоҳ БАҲТ ва ХИЗР кошонан шуморо тарк насозанд! Мисли гулҳои баҳорӣ, ки ҳама саросар зебо ҳастанд, зебо бимонед. Ҳушибу хурсандӣ, ки беҳтарин ҳамсафари инсонанд, доим ҳамсафаратон бод!

Бигузор дар умратон баракат ва дар қасбатон муваффқият пайваста амалӣ гардад.

1. РАСУЛОВА НОДИРА, 01.02.1981, саромӯзгари кафедраи педагогика;
2. ОРИФОВ ОРЗУ, 01.02.1986, сардори шӯъбаи муносабатҳои байналмилалӣ;
3. ҶАЛАНДАРОВ САЙИДАСРОР, 01.02.1947, муалими кафедраи МТФ ва ТМ;
4. МУҶИМОВ ОДИНАШО, 02.02.1961, асистенти кафедраи зағоншиносӣ ва типологияи мудоисавӣ;
5. АШУРОВ СОДИРХОН, 02.02.1968, асистенти кафедраи мудофиғии гаражданий ва омодагии дифон ҳарбӣ;
6. ҶУРАЕВ ДАЛЕРХУҶА, 02.02.1995, асистенти кафедраи сиёсатшиносӣ;
7. ҶОСИМОВ АЛИҶОН, 02.02.1995, асистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ;
8. АЗИМОВ РАҶАБАЛӢ, 02.02.1960, мудири кафедраи мудофиғии гаражданий ва омодагии дифон ҳарбӣ;
9. НЕҶМАТУЛОИ НУСРАТУЛЛО, 03.02.1990, асистенти кафедраи методикаи таълими забонҳои ҳориҷӣ;
10. КУЧАРОВ АЛИҲОН, 03.02.1995, асистенти кафедраи сиёсатшиносӣ;
11. ШЕРОВ РУСТАМ, 04.02.1983, асистенти кафедраи педагогика;
12. ҲАЙДАРОВ МУСЛИМ, 05.02.1986, асистенти кафедраи рағоншиносӣ;
13. РОЗИҚОВА ЗАРАФШОН, 05.02.1973, танзимгар;
14. НИЛУФАРИ САЙДАҲРОР, 05.02.1994, асистенти кафедраи биология ва методикаи таълими он;
15. МАЗАРИФОВ МАНУЧЕҲР, 05.02.1996, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, саромӯзгари кафедраи таърих ва ҳуқуқ;

16. ҶУРБОНОВ КАРОМАТУЛЛО, 06.02.1993, декани факултети филологияи ҳориҷӣ;
17. БОЗОРОВ ИСФАНДИЁР, 06.02.1996, асистенти кафедраи бади-собигрии муносабӣ ва аудит;
18. ҶУРБОНАЛИЗОДА МАҶСУД, 09.02.1999, асистенти кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ;
19. АБДУЛЛОЕВ ДИЛОВАР, 09.02.1993, асистенти кафедраи таҳсилоти томактабӣ;
20. АЛИЕВА БАХТИНИСО, 10.02.1973, саромӯзгари кафедраи зағоншиносӣ ва таърихи забон;
21. ҶУРБОНЗОДА КАРОМАТУЛЛО, 10.02.1994, асистенти кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикаи таълими он;
22. ҶУМАЕВ МУҲИДИН, 12.02.1987, асистенти кафедраи равоншиносӣ;
23. АСОЕВА КОМИЛАҲОН, 13.02.1965, номзади илмҳои филология, мудири кафедраи забони ҳозираи рус ва ҳориҷ бо МТЗАР;
24. ФАФФОРОВ САТТОР, 13.02.1949, номзади илмҳои физика ва математика, дотсенти кафедраи физикаи умумӣ ва назарияӣ;
25. ТАБАРОВ ТОҲИР, 13.02.1963, асистенти кафедраи география ва сайёҳӣ;
26. ФОЗИЛОВ СУБҲОН, 15.02.1942, саромӯзгари кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикаи таълими он;
27. ҶАЛАНДАРОВА МАНЗУРА, 16.02.1978, асистенти кафедраи МТФ ва ТМ;
28. ҶОБИРОВ ШОКИРҖОН, 16.02.1991, асистенти кафедраи сиёсат-

- шиносӣ;
29. ЗУЛФИЯИ ҶИЁНХОН, 17.02.1990, асистенти кафедраи химия ва методикаи таълими он;
30. ИСУФОВ ДИЛШОД, 17.02.1983, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, декани факултети химия ва биология;
31. ЗАРИФОВ ҲАБИБУЛЛО, 18.02.1995, асистенти кафедраи сиёсатшиносӣ;
32. САОДАТИ РАҲМОНАЛИ, 18.02.1992, асистенти кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ;
33. ГУЛМАДШОЕВ ШОҚИР, 20.02.1986, номзади илмҳои филология, устоди факултети филологияи ҳориҷӣ;
34. БОЗОРОВ ҲУШВАҲТ, 20.02.1955, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи таҳсилоти ибтидой;
35. ЁРМАТОВ АЛИШЕР, 20.02.1992, саромӯзгари кафедраи таҳсилоти ибтидой;
36. АБДУРАҲМОНИ МУҲАММАДӢ, 22.02.1994, саромӯзгари кафедраи таҳсилоти томактабӣ;
37. ТАҒОЕВ САЙМУМИН, 22.02.1994, асистенти кафедраи таҳсилоти ибтидой;
39. АЛИМОВ ҶОБИЛ, 23.02.1996, асистенти кафедраи таърихи ҳалқи тоҷик;
38. ГУЛОМОВА МОҲИРА, 23.02.1971, мудири кабинети кафедраи математика ва методикаи таълими он;
39. ЭРГАШЕВА ШАҲНОЗА, 25.02.1984, асистенти кафедраи забони русии умумидонишӣ;
40. ОДИНАЕВ АБДУЛФАЕЗ, 25.02.1974, саромӯзгари кафедраи илмҳои компютерӣ;
41. ҶОДИРОВА ДИЛАФРӯЗ, 25.02.1971, устоди факултети физика ва математика;
42. МИРЗОЕВА МАҲТОВӢ, 25.02.1958, саромӯзгари кафедраи адабиёти тоҷик;
43. АБДУЛЛОЕВА ШАҲНОЗА, 27.02.1988, асистенти кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ;
44. МАДАМИНОВА МУРОДБЕГИМ, 27.02.1983, лаборантни кафедраи таҳсилоти ибтидой;
45. ГУЛРУЙ СУҲРОБ, 29.02.1992, саромӯзгари кафедраи педагогика;
46. САФАРОВ САЙТОҶИДДИН, 29.02.1988, номзади илмҳои педагогӣ, саромӯзгари кафедраи методикаи таълими информатика.